


АНВОР ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.kgu.tj №2 (326) 24-уми февралӣ соли 2022, панҷшанбе (оғози нашр: соли 1994)

ЧАШН МУБОРАҚ, ҲОМИЁНИ ҒАЮРУ ҶАСУРИ ВАТАН!



Ҳукумати Тоҷикистон ва мардуми сипосгузори тоҷик хотираи неки он ҷавонмардонро ҳаргиз фаромӯш намекунанд ва хизматҳои таърихии ғарзандони дарёро шучон ҳудро пос медоранд.

Имрӯз мо метавонем бо ифтихору қаноатмандӣ иброз намоем, ки афсанону сарбозони Қувваҳои Мусаллаҳ аз бисёр имтиҳону озмоишиҳои саҳту сангин бо сари баланд гузашта, рисолати хизмативу қасбии ҳудро бошарафона иҷро карданд ва Артиши миллии бисту нӯҳ сол пеш таъсисдодаи мо ҳоло ба як соҳтори воқеан боэътиමод ва муназзаму муосири давлати соҳибиқополи Тоҷикистон табдил ёфтааст.

Соли гузашта ба таърихи давлатдории навини тоҷикон ҳамчун яке аз солҳои фаромӯшнашаванда ворид гардид: мардуми шарифи Тоҷикистон 30-солагии истиқополи давлатии Ватани маҳбуби ҳудро бо ифтихор аз Ватани ободу соҳибиҳтиёри ҳуд ва дар фазои сулҳу суботи комил таҷпил намуданд.


Воқеан, ҳифзи истиқопу озодии давлат ва расидан ба чунин ҷашиҳои бузург, пеш аз ҳама, натиҷаи хизмати содиқонаву ватандӯстонаи ҷузъу томҳои Артиши миллий, дигар соҳторҳои низомӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар мебошад.

Эмомалий РАҲМОН

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ
КӮЛОБРО ИНТИХОБ НАМО!



ИЛМ ҶАВОНИЮ ПИРӢ
НАДОРАД...



ҲАРФИ
ДОНИШҖӯ



ҶАМЪБАСТИ КУРСИ САЙЁРИ
ТАКМИЛИ ИХТИСОС



С. 9

С. 7

С. 12-13

С. 10

РУШД ВА ТАҲАВВУЛОТИ
ИҚТИСОДИ КИШВАР ДАР
30-СОЛИ ИСТИҚЛОЛ




С. 11

ТАБРИКОТИ
РЕКТОРИ ДОНИШГОҲ




С. 8

НИЗОМНОМАИ ОЗМУНИ
ЦУМҲУРИЯВИИ "ФУРӯГИ
СУБҲИ ДОНОӢ КИТОБ АСТ"



С. 2-6

НИЗОМНОМАИ ОЗМУНИ ЧУМХУРИЯВИИ "ФУРӮГИ СУБҲИ ДОНОЙ КИТОБ АСТ"



дагони касбу кори гуногун иштирок карда метавонанд.

21. Шартҳои ташкил ва баргузории озмун аз ҷониби комиссияи озмун назорат карда мешавад.

22. Дар вақти баҳогузорӣ ва холгӯзорӣ ба маҳорати хондан ва аз худ кардан бартарӣ дода мешавад. Иштирокчии озмун ба ҳайати ҳакамони маҳорату малака, қобилияти хондан ва аз худ кардани осори адабонро пешниҳод менамояд.

23. Аз ҷониби ҳайати ҳакамони озмун ба иштирокӣ барои аъзои фаъоли китобхона будан ва ба ҳунари нақлу оҳангӣ қироати ў низ хол дода мешавад.

24. Ба мавзӯҳои Ватану ватандӯстӣ, ваҳдату якпорчагии Тоҷикистон, тавсифи ғояҳои Истиқлол, тараҷумуни дӯстии рафоқат, озодию осоиштагӣ, сулҳу субот, инъикоси саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат дар таҳқими давлатдории миллӣ, мавзӯи об ҳамчун сарчашмаи ҳаёт, инсондӯстӣ, ҳайру саҳоват, нақуҷои Наврӯз, Мөхргон, Сада, ишқи поки инсонӣ, эҳсонкорӣ, дӯстии бародарӣ, сулҳу субот, бунёди роҳи нақбҳо ва иншооти бузурги аср, корномоҳои фарзандони фарзонаи миллат дар бунёдкорио ободонӣ;

25. Пешниҳоди осори азбаршуда асосан ба забони тоҷикӣ сурат мегирад. Иштирокчии озмун дар интихоби забон ҳангоми хондан ва аз худ кардани осори шифоҳӣ ва адабиёти кӯдакон, осори адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти хориҷӣ (тарҷума ва ё асл) озод аст. Ба довталабоне, ки осори бадеии адабони ҷаҳонро бо забонҳои хориҷӣ (русӣ, англӣ ва гайра) пешниҳод менамоянд, бартарӣ дода мешавад.

26. Иштирокчии озмун метавонад аз намунаҳои эҷодиёти ҳалқ, аз ҷумла афсона, қисса, рубой, достон, чистон, тезѓӯяк, латифа ва гайра вобаста ба номинатияи интихобкардааш истифода намояд.

27. Дар номинатияи эҷоди назму наср хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидой, миёна, олии касбӣ ва баъд аз дипломӣ, ходимони илмию адабӣ, доктор аз рӯйи иҳтинос ва калонсолони ҳамаи табақаҳои иҷтимоӣ иштирок менамоянд.

28. Асарҳои ба озмун пешниҳоднамудаи ғолибони даври сеюми номинатияи эҷоди назму наср, ки ба даври чорум пешниҳод шудаанд, барои муҳокимаю баррасӣ ба Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон фиристода мешаванд. Иттифоқи нависандагон то саршавии даври чорум ҳулоаси мутахassisонро ба комиссияи ҷумҳурияйи пешниҳод мекунад. Асарҳое, ки ҳулоаси Иттифоқи нависандагонро нағирифтаанд, ба даври чоруми озмун қабул карда намешаванд.

29. Ба номинатияи эҷоди назму наср асарҳое пазируфта мешаванд, ки қаблан ба ягон озмуни дигар пеш-

ниҳод нашудаанд.

30. Дар даври ҷоруми озмун иштирокӣ шарҳи ҳоли муҳтасари худ, рӯйхати асарҳои хонда ва азбаркарда (нусхай ҷопӣ ё дастнависи ашъори азӣдкардашуда ва мазмуни муҳтасари асарҳои мутолиакардаашро бо зикри муаллиф ва номи асар) бо гузаштани имзо ба комиссияи озмун ба таври ҳатмӣ пешниҳод менамояд (рӯйхати матнҳо ва асарҳои азбаршуда дар се нусха ба даври ҷорум пешниҳод карда мешавад). Агар иштирокӣ ҳондандаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар даврҳои якуму дуюм ва сеюм ба қайд ғирита шуда бошад ва дар даври ҷорум донишҷӯйи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ шуда бошад ҳамчун ҳонданда дар даври ҷорум иштирок мекунад.

31. Дар сурати ба талабот ҷавобӣ набудани номѓӯи асарҳо, муқаммал набудани матни шеъру достонҳо ва ё изоғанависӣ намудани миқдори матнҳои азбаркардашуда, номѓӯи асарҳо ва шеърҳо ҳоли довталаб кам карда мешавад.

32. Голибони даври ҷоруми озмун, ки созовори ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва барандай Шоҳҷоиза гардидаанд, то се сол дар озмунҳои солҳои минбаъда ҳуқуқи иштирок карданро надоранд.

33. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳои Суғду Ҳатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дар назди раёсатҳои маориф комиссияи қабули ҳуҷҷатҳои иштирокчиёни озмунро таъсис дода, як нафарро қотиби масъули таънин менамояд. Қотибони масъули комиссияҳои қабули ҳуҷҷатҳои довталабонро дар асоси банди 30 санҷида, дар асоси санад онро ба комиссияи ҷумҳурияйи пешниҳод мекунад. Қотиби масъули комиссия суроға, рӯз ва ҷойи баргузории озмунро ба иштирокчиёни тавассути воситаҳои аҳбори омма ва масъулон Ҷӯён менамояд.

6. ТАЛАБОТ БА ИШТИРОКЧИЁНИ ОЗМУН

34. Маҳорату истеъододи иштирокчиёни озмун аз рӯйи хондан осори манзум ва мансури бадей муйян карда мешавад:

- барои иштирокчиёни озмун хонданни роман, повест, ҳикоя, новелла ва дигар жанрҳои адабӣ вобаста ба номинатияи интихобкардааш иҷозат дода мешавад;

- иштирокӣ дар хонданни шеърҳо (ғазал, қасида, рубой, дубайтӣ, порҷаҳо аз достонҳо ва дигар жанрҳои лирикӣ) вобаста ба номинатияи интихобкардааш озод аст;

- ба иштирокӣ барои нақли афсона, латифа, қиссаю ривоят ва дигар навъҳои осори шифоҳии ҳалқ вобаста ба номинатияи интихобкардааш иҷозат дода мешавад;

- довталаби номинатияи назму

наср асарҳои худро аз рӯйи навъҳои адабӣ, жанрҳо ва навъҳои анъанавӣ, нав, адабиёти кӯдак, насрӯ драма пешниҳод менамояд.

35. Аз довталаби номинатияи назму наср таълифи як достони мукаммал дар вазнҳои анъанавӣ арӯз, 20 рӯбӯй, 10 дубайтӣ, 3 мухаммас, 2 мусадас, 4 қасида, 5 шеъри сафед, 10 суруди ватандӯстона, 2 тарҷеъбанд, 2 тарқиббанд, 5 ҳикоя, 2 эссе, 1 повест, 1 драма талаб карда мешавад.

7. МЕЪЁРИ АРЗЕБИИ ФОЛИБОНИ ОЗМУН

36. Ҳайати ҳакамони озмун ба дараҷаи маҳорату ва истеъододи иштирокчиёни аз рӯйи меъёрҳои зерин баҳо медиҳанд:

- барои таваҷҷӯҳ ба мавзӯҳои Ватану ватандӯстӣ, ваҳдату якпорчагии Тоҷикистон, тавсифи ғояҳои Истиқлолу озодӣ, инъикоси саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат дар таҳқими давлатдории миллӣ, мавзӯи об ҳамчун сарчашмаи ҳаёт, инсондӯстӣ, ҳайру саҳоват, нақуҷои Наврӯз, Мөхргон, Сада, ишқи поки инсонӣ, эҳсонкорӣ, дӯстии бародарӣ, сулҳу субот, бунёди роҳи нақбҳо ва иншооти бузурги аср, корномоҳои фарзандони фарзонаи миллат дар бунёдкорио ободонӣ;

- барои қобилияти нақл ва тарзи қироат, шарҳи муҳтасари асар, мълумот оид ба қаҳрамонони асар, баёни лаҳзаҳои ҷолиби асар, қобилияти озодбаъёнӣ ва санъати суханварӣ, ҳунари ровигӣ, қобилияти луғатдорӣ ва шарҳи маънои луғавии вожаҳо, дарки дурустӣ мазмун ва муҳтавои асар, таассурот аз ҳондани асар.

- тартиби баҳогузории асарҳои довталабони номинатияи назму насрро Иттифоқи нависандагон муйян менамояд.

37. Ба ҳар як довталаб барои муаррифии китобҳои ҳондааш ва нақлу шеърҳо вақти озод дода мешавад.

38. Бо мақсади баҳогузорӣ намудан ба истеъододи довталабон ҷадвали 10-ҳолаи мӯқаррар карда мешавад. Барои аз ёд ҳондани осори манзум бо шарҳи эзоҳи калимаҳо 10 ҳол, барои ҷавоби аз хуб болотар 8 ҳол, барои ҷавоби хуб то 6 ҳол, барои ҷавоби аз миёна беҳтар 4 ҳол, барои ҷавоби миёна 3 ҳол, барои ҷавоби заиф 2 ҳол гузашта мешавад ва барои ҷавоби гайриқаноатбахш хол гузашта нағашавад. Барои шарҳи муғассалу баёни равшани осори насрӣ ва ҳунари баланди ровигӣ, инчунин тавзеҳи калимаҳо аз асарҳои мутолиашуда 10 ҳол, барои ҷавоби аз хуб болотар 8 ҳол, барои ҷавоби хуб то 6 ҳол, барои ҷавоби аз миёна беҳтар 4 ҳол, барои ҷавоби миёна 3 ҳол, барои ҷавоби заиф 2 ҳол гузашта мешавад ва барои ҷавоби гайриқаноатбахш хол гузашта нағашавад.

39. Ҳаноми баҳогузорӣ ба маҳорати довталаби эҷоди назму наср, тарзи интихоби мавзӯву мундариҷа, риояи рукнҳои вазни арӯз, қоғиҷаву радиф, корбарии санъатҳои бадей, интихоби таъбирау ибораҳо, миқдори луғату таъбирҳои нағашавад ва мутобиқати шакл, бандубости асари бадей ва ба мазмуни асар дикқат дода мешавад.

40. Довталаби баҳши назм бояд дар мавзӯҳои пешниҳодшуда бадеҳатан шеър гуфта тавонад. Байти аввал аз ҷониби ҳакамони пешниҳод мегардад ва идомаи онро дар ҳамон вазнӣ қоғия довталаб ҳаттӣ ё шифоҳӣ ҷавоб медиҳад. Дар озмун шахсоне метавонанд иштирок намоянд, ки аъзои Иттифоқи нависандагон набуда, шеърро хуб дарк менамоянд, заъви шоирӣ доранд, нозукиҳои шеърро аз бар кардаанд ва дар рӯзномаву маҷаллаҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ, вилоятӣ

ва ҷумҳурияйӣ намунаи ашъорашон чоп шудааст. Довталаб замони иштирок дар озмун намунаҳои шеъри худро дар шакли ҷопӣ ва ё дастнавис пешниҳод менамояд. Қобилияти адиби насрнавис низ бо ҳамин тарз санҷида мешавад.

41. Асарҳои пешниҳодкардаи довталабони баҳши назму насрро аъзои ҳакамон инфиродӣ мутолияи карда, бъаъдан дар асоси ҳулоаса ва тақризи пешниҳодшуда мавриди баҳогузорӣ қарор медиҳанд.

8. ҲАЙАТИ ҲАКАМОН

42. Ҳайати ҳакамони озмуни Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриро раиси комиссияи ҷумҳурияйӣ бо санади даҳлор тасдиқ менамояд. Ҳайати ҳакамон амалҳои зеринро иҷро мекунад:

- тибқи пешниҳоди комиссияи озмун маҳорату истеъододи иштирокчиёни озмунро натиҷагарӣ мекунад;

- ҳолҳоро мӯқаррар карда, бо овоздизии күшодаи ғолибо муйян менамояд;

- натиҷаи озмунро дар суратчаласа дарҷ карда, бо имзои аъзои ҳакамон онро тасдиқ менамояд.

43. Ҳайати ҳакамони озмуни шаҳру ноҳияҳои ҷаҳоноти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот аз ҷониби раисони шаҳру ноҳияҳои тасдиқ карда мешавад.

44. Ба ҳайати ҳакамони Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ, дехоту шаҳрак намояндагони раёсат, шуъба ва баҳшҳои мақомоти иҷроияи маҷаллии ҳокимияти давлатӣ, омӯзгорон, шоирону нависандагон, олимону рӯзноманигорон, роҳбарони китобхонаҳо, аъзои ҷамъияти китобдӯстон ва иттифоқҳои қасаба ворид мешаванд. Шумораи ҳайати ҳакамон бо раисони шаҳру ноҳияҳои тасдиқ карда мешавад.

45. Ҳулоасаи ҳайати ҳакамони даври ҷорум дар комиссияи озмун баррасӣ ва тасдиқ карда мешавад.

9. ТАЪМИНОТИ МОЛИЯВИИ ОЗМУН

46. Харочоти даврҳои якум, дуюм, сеюм ва харочоти вобаста ба сафарбаркунни ғолибон ва омӯзгорони онҳо ба даври ҷоруми озмун, будубоши онҳо дар маҷаллии баҳогузории озмун аз ҳисоби буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳои Суғду Ҳатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва дигар сарчашмаҳои маблагузорӣ ба қонунгузорӣ манънагардида пардоҳт карда мешавад.

47. Голибони даври якум, дуюм, сеюм озмун ва омӯзгорони онҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ (Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ) ва ташкилотҳо ба таври моддию маънавӣ ҳавасманд гардона мешавад.

48. Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки шогирдони онҳо дар даври ҷоруми озмун сазовори ҷойи якум ва барандай Шоҳҷоиза мегарданд, бо нишони ифтиҳори "Аълоҷии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон" ё "Аълоҷии фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон" сарфароз гардона мешаванд.

49. Омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки шогирдони худро аз даври якум то даври ҷоруми озмун омода менамоянд ва дар даври ниҳоӣ онҳо ҷойи яку

НИЗОМНОМАИ ОЗМУНИ ЧУМҲURIЯВИИ "ФУРӯГИ СУБҲИ ДОНОЙ КИТОБ АСТ"



дона онҳо дар даври чорум ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва дарёғти Шоҳҷоиза мегарданд, бо нишони "Маърифатпарвар" ё "Ифтихорнома"-и Китобхонаи миллӣ сарфароз гардонид мешаванд. Шакл, андоза ва тартиби супоридани нишонро Вазорати маориф ва илм таҳия ва тасдиқ менамояд.

51. Хароҷоти баргузории чорабинни даври чоруми озмун аз суратҳисоби маҳсуси Муассисаи давлатии "Китобхонаи миллӣ"-и Дастроҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илм пардоҳт карда мешавад.

52. Ба голибони даври чоруми озмун ва ба хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ки дар даври чоруми озмун ҷойҳои якум, дуюм, сеюм, Шоҳҷоизаро сазовор шудаанд ва ба омӯзгорони онҳо тибқи тартиби муқарраргардида аз ҳисоби маблағҳои фонди заҳиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоиза ва мукофоти пулӣ дода мешавад.

53. Рӯйхати голибони даври чоруми озмун ва омӯзгорони онҳо аз тарафи комиссияи озмун омода ва барои маълумот ва шиносӣ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад.

54. Дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳои Суғду Ҳатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ тартиби доддани мукофот ва ҷоизаро раисони Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳои Суғду Ҳатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ тасдиқ ва амалӣ менамоянд.

55. Барои ҳавасмандгардонии голибони ҳамаи даврҳои озмун ва омӯзгорони онҳо тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалби сарпаратон иҷозат дода мешавад.

10. ТАРТИБИ ИШТИРОК ДАР ДАВРИ НИҲОИИ ОЗМУН

56. Барои иштирок дар даври чоруми озмун ба комиссияи ҳуҷҷатҳои зерин ба таври ҳатми пешниҳод карда мешаванд:

- маълумоти муҳтасар дар бораи иштирокӣ;
- рӯйхати асарҳои мутолиашуда;
- мидори ашъори азёдшуда;
- нусхай чопӣ ва ё дастнависи шеърҳои азёдкарда, мазмуни муҳтасари асарҳои насрӣ мутолиакарда бо зикри муаллиф ва номи асар;
- протоколи ҳайати ҳакамони даври сеюми озмун.

57. Ҳуҷҷатҳои голибони даври сеюми озмунро ба даври чорум котиби масъули комиссияҳои Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳои Суғду Ҳатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба комиссияи ҷумҳурӣ пешниҳод менамояд.

11. ТАРТИБИ ДАРЁФТИ ШОҲҖОИЗА

58. Барои дарёғти Шоҳҷоиза довталабоне метавонанд иштирок намоянд, ки дар даври ҷумҳурӣ аз рӯйи номинатсияҳои пешниҳодшуда ҷойҳои якумро сазовор гардидаанд.

59. Шоҳҷоиза ба иштирокие дода мешавад, ки аз чор номинатсия (адабиёти классикӣ, адабиёти мусоир, адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти ҷаҳон) беш аз 70 фоизи осори назмию насриро мутолия ва ҳифз намудааст.

12. ИМТИҶХО

60. Голибони даври чорум (ҷойҳои 1, 2, 3) ва барандаи Шоҳҷоиза, ки ба талаботи даҳлор ҷавобгӯ мебошанд, баъди ҳатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии қасбӣ ба ихтиноси интиҳобкардаи ҳуд, бе озмун, ба тартиқи ройгон, ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ ва баъд аз муассисаи таҳсилоти олии қасбии қишвар қабул карда мешаванд. Тартиби қабули голибони даври чоруми озмун ва барандаи Шоҳҷоизаро Вазорати маориф ва илм тибқи муқаррарот муайян менамояд.

61. Вазорати маориф ва илм претокол ва санадҳои голибони озмунро дар асоси таҳияи тартиби маҳсус барои 10 сол нигоҳдорӣ намуда, баъдан ба бойгонӣ месупорад.

Замимаи 2
ба амри Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 3 февраля соли 2022,
№АП-156

**Ҳайати
комиссияи озмуни ҷумҳурӣ
"Фурӯги субҳи доной китоб аст"**

Муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон (сарпарати соҳа), раиси комиссия;

Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси комиссия; Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, муовини раиси комиссия;

Директори Муассисаи давлатии "Китобхонаи миллии Тоҷикистон"-и Дастроҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси комиссия;

Муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, котиби комиссия;

Муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, котиби комиссия;

Аъзои комиссия:

Мушовири баҳши ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа;

Муовини вазири фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон;

Мукофотҳои пулӣ барои голибони озмун аз рӯйи чор ҷумҳурӣ ва панҷ номинатсия ба таври зер муқаррар карда мешаванд:

1. Номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ:

- миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидой синфҳои 1-4

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

- миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 5-11

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

- донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи олии касбӣ, (бакалавр, магистр) ва докторантҳои муассисаҳои таҳсилоти олии ва илмӣ

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

- омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҳодимони илмию адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, фарҳангу санъат, қалонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

2. Номинатсияи адабиёти классикии тоҷик:

- миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидой синфҳои 1-4

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

- миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 5-11

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
(нафар)					

НИЗОМНОМАИ ОЗМУНИ ЧУМХУРИЯВИИ "ФУРУГИ СУБҲИ ДОНОЙ КИТОБ АСТ"

3. Номинатсияи адабиёти муосири тоҷик:

- миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти ибтидой синфҳои 1-4

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

- миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (синфҳои 5-11)

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

- донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, (бакалавр, магистр) ва докторантҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмӣ

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

- омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҳодимони илмию адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, фарҳангу санъат, қалонсолон ва намояндагони қасбу кори гуногун

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

4. Номинатсияи адабиёти ҷаҳон:

- миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ синфҳои 5-11

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

- донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, (бакалавр, магистр) ва докторантҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмӣ

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

- омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҳодимони илмию адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, фарҳангу санъат, қалонсолон ва намояндагони қасбу кори гуногун

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

5. Номинатсияи эҷоди назму наср.

Баҳши назм:

- миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

- омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, (бакалавр, магистр) ва докторантҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва илмӣ ҳодимони илмӣ ва адабии муассисаҳои илмиву эҷодӣ, фарҳангу санъат, қалонсолон ва намояндагони қасбу кори гуногун

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
			(нафар)	(бо сомонӣ)	
1	Якум	35 000	1	35 000	
2	Дуюм	25 000	2	50 000	
3	Сеюм	20 000	2	40 000	
	Ҳамагӣ		5	125 000	

Баҳши наср:

- миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ

№	Ҷой	Маблаг	Шумораи ҷоизагирандагон		Маблаги умумӣ
(нафар)	(бо сомонӣ)				

ИЛМ ҶАВОНИЮ ПИРӢ НАДОРАД...



Муҳаббат ИЗЗАТОВА,
доктори илмҳои педагогӣ, ҳамсараб

Дар базми ишқ шамъи
фурӯзон муаллим аст,
Мардум чу пайкаранд,
агар ҷон муаллим аст.
Он боғбони гулшани
андешаҳои жарф,

Парвардигори рӯҳи
ҳакимон муаллим аст.

Дар воқеъ, устоди аввалини бандар дар ҷодаи илм Самариддин Каримов ба шумор мераванд, зоро маҳз бо ҳидоят ва роҳнамоии ў тавонистам, ки "ман" шавам. Хеле ҳудро хушбахт меҳисобам, ки риштаи ҳаётамро ба ин марди некシリшту нақӯном ва донишманду ҳайроҳ бипайвастам.

Баъди ҳатми Донишкадаи дав-

ман кори илмӣ кардан чӣ даркор? Вай бо испор мегуфт, ки "Илм пирӣ надорад, нангӯ номус бояд дошт!".

Агар заррае дар фаъолияти илмиам муваффақ гардида бошам, он маҳз бо шарофати устод ба даст омадааст. Дар зиндагӣ то тавонистам ҳама буду набуди ҳаётамро ба ў бахшида будам. Вай дар оила инсони бисёр нозпарварду зудранҷ буданд. Аз камтарин беэътиборӣ меранҷиданд, ҳарчанд ранчиши ҳудро зоҳир наменамуданд, аммо онро аз нигоҳашон пай бурдан душвор набуд. Дар оила аслو ғали саҳт ё дуруشت намегуфтанд, ҳалиму меҳрубон буданд. Ҳамин ки аз дарвоза медаромаданд, фазои ҳавлӣ яку якбора тағйир меефти. Салаботу сиёсат доштанд.

Аз он рӯзе, ки ўро аз даст додам, зиндагии мо хеле ҳароб шудааст. Бароям басо душвор ва таҳаммұлнапазир аст. Аз шахси наҳдик, ҳамдаму ҳамроҳ, муттакову



ғайбату дурӯғ ба ў бегона буд. Бо ҳалимиву меҳрубонӣ дар ғаму шодӣ шарик буданд ва машварату маслиҳатҳои муфиди хеш дар кори эҷодӣ таъсири мусбат мегузоштанд. Ў дӯстдори зиндагӣ, азиzonу пайвандон, ҳамеша ҳамроҳу ҳамдами одамон ва намунаи бехтарини фарди дори хислатҳои ҳамидаву писанддидаи инсонӣ буданд.

Ёдашон гиромӣ бод!

Агар заррае дар фаъолияти илмиам муваффақ гардида бошам, он маҳз бо шарофати устод ба даст омадааст. Дар зиндагӣ то тавонистам ҳама буду набуди ҳаётамро ба ў бахшида будам. Вай дар оила инсони бисёр нозпарварду зудранҷ буданд. Аз камтарин беэътиборӣ меранҷиданд, ҳарчанд ранчиши ҳудро зоҳир наменамуданд, аммо онро аз нигоҳашон пай бурдан душвор набуд. Дар оила аслو ғали саҳт ё дуруشت намегуфтанд, ҳалиму меҳрубон буданд. Ҳамин ки аз дарвоза медаромаданд, фазои ҳавлӣ яку якбора тағйир меефти. Салаботу сиёсат доштанд.

латии омӯзгории шаҳри Кӯлоб, (ҳоло Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ) бо роҳхати Вазорати маориф ба қадедраи тарбияи томактабӣ ба кор қабул шудам. Пас аз 3 соли корӣ, аниқтараш соли 1977 бо дастур ва роҳнамоҳои устод С.К.Каримов ба аспирантураи Институти илмий-тадқиқотии тарбияи томактабии Академияи илмҳои педагогии Иттиҳоди Шӯравӣ дар шаҳри Москва дохил шуда, онро соли 1980 бомуваффақият ҳатми кардам. Ҳамон замон эшон ба ҳайси ноиби ректор оид ба илм фаъолият мекарданд. Моҳи октябрин ҳамон сол рисолаи номзадиамро таҳти роҳбарии профессор Маркова Т.А. дар мавзӯи "Тарбияи меҳнатии қӯдакони синни калони томактабӣ ва роҳҳои ташаккулӣ" он дар оилаҳои дехоти Тоҷикистон" муваффақона дифоъ намудам.

Соли 1982 бо эшон оила бунёд намудем ва тули ҷиҳизӣ сол бо ҳам будем, панҷ фарзанд ба воя расонидем, ки ҳоло онҳо дар соҳаҳои гуногуни ҳочагии ҳалқи кишвари маҳбубамон соғдилона кор мекунанд.

Сипас, бо тавсияи С.К.Каримов соли 2015 рисолаи докториамро ҳимоя кардам. Ҳарчанд ба устод мегуфтам, ки дар ин синну сол ба

мубарро ҳабадӣ ҷудо шудам. Хотираҳои басо зиёде дорам аз зиндагии нотакор ва пурмаънӣ. Тӯли як соли охир ман дуруст қалам ба даст нағирифтаму сатре ҳам наనаҷиҷтаам, ҷунки бо бемории сарвари оила саргардону овора будам. Чун хома ба даст мегираму болои қоғази сафед сарҳам мешавам, ҳамон замон пеши ҷашмонам марди хона падид меояд, ҳушу ёди маро сӯи дигар мебарад, қаламу қоғаз бесоҳиб мемонад. Ман ба ў роз мегӯям, ўро гӯш мекунам, "чаро рафтӣ, чаро ин қадар зуд рафтӣ?" - мегӯям. Вай табассум мекунад, дasti навозиш ба сарҳам мебарад: "Медонам, азоби танҳои мушкил аст, танҳои мекашӣ, дилтаг мешавӣ, ранҷ мебарӣ. Ҷӣ илоҷ? Ҳукими тақдир чуну ҷароӣ наҳорад. Ҳудатро эҳтиёт кун. Ту ҳоло ба фарзандон, ба набераҳои дӯстӣ, абраҳо лозим ҳастӣ!". Ў ҷизе нағуфта, орому ноаён дар дили торики шаб нопадид мешавад ва ман мемонам бо дидҳои наਮноку қалби реш-реш.

Донишгоҳро бениҳоят дӯст мепдоштанд. Ў шахсе буд ҳеле дононӯ ҳушманд ва бароям ҳадди тақдир буд. Ў бехтарин ҳамсуҳбат, ҳамдами роз ва василаи рафъи ҳама гуна ҳастагиҳо буданд. Ў шахсе буд поквиҷону ростгӯй ва

Акоиб хислате доштанд падаромон ва дар сурате, ки аз рӯйи одати бачагона ягон ҳатогие аз мо сар мезад, (ҷунин ҳолатҳо дар мо ҳело кам рӯҳ медод) ҳатогии моро бо сарзаниш ё бо суханони дурӯшт ва ё бо қаҳру ғазаб испоҳ намедарварданд. Албатта, рафтори номақбули мо, фарзандонро ҷунон оромона ва бо мuloimӣ меваҳмониданд, ки мо гумон мекардем, ки падаромон неою қадом рафиқамон бо мо дар сухбат ҳасту пандамон медиҳад. Ҳамон замон аз кардаамон пушаймон шуда, дар нааздашон дар ҳичолат мемондем. Ҷунин тарзи муносибату муошираташон моро дар ҳайрат мегузошт ва қушиш мекардем, ки дигар бора ба ягон ҳатогӣ роҳ надиҳем.

Гузашта аз ин, ба маданияти рафтору гуфтор, муоширату муносибат ва муомилаи мое бо атрофиён (сарфи назар аз синну солашон) ҳамеша диққат медоданд ва таъқид мекарданд, ки сухан гуворо барои инсон ҷун обу ҳаво зарур аст... ва барои тақвияти фикрашон мегуфтанд, ки дар ин росто донишманди ҷаҳонгард, Носири Ҳусрав нақӯ фармудааст:

Ҳамчунон тани мо зинда
ба об асту ҳавост,
Сухани хуб дили мадумро
об асту ҳавост.

Бештар таъқид мекарданд, ки аълоҳонему соҳибҳунар гардем. Ба ҷомеа нағъе расонем ва ҷомеа аз мо барин фарзандон ифтиҳор намояд, ҳосатан аз фарзандони соҳибилими донишманде, ки илми ҳудро ба манофеи Ватану миллати хеш ва кулли миллатҳои дигар

ЧОЯТОН ДАР ҚАЛБИ МОСТ, ПАДАР!

Дар олами ҳастӣ ду қувваи бузург аст: яке офтоб ва дигаре падар. Агар офтоб тавассути гармии ҳуд ба олам ҳаёт бахшаду тавассути нурҳои заррин рӯшной дихад, падар бо ақлу заковат, хислату рафтор, одобу кирдор ва муносибати ҳалимонау муоширати самимона ба фарзандони ҳуд бехтарин хислатҳои ҳамида ва аҳлоқи наҷиби инсониро дар ҷараёни зиндагӣ таҳрезӣ ва корбас менамояд.

Падари мое (рӯҳашон шод бод) аз ҳамин қабил падар буданд ва хислатҳои хуби инсонӣ: ростгӯиву ростқавӣ, ҳоксориву фурӯтани, дурандешиву сабӯрӣ ва сабру суботоро доро буданд.

Дар таълим гирифтану тарбияи комил дидани мо ҳаҷди зиёд доштанд. Қўшиш мекарданд, ки мо бо хислату рафтор, одобу дар донишузӯи ақлу заковати ҳуд дар байнҳо ҳамсолону ҳамсinfon ва ҳамкурсан билоҳир, дар ҷомеа намунаи ибрат гардему дар шукуфои Ватани тозаистиклоламон саҳмгузор бошем ва ба нағъи мардуми меҳнатқарину ояндасози кишвари хеш кору фаъолият намоем. Борҳо бо тамқину ҳисоят ҳалимона таъқид мекарданд, ки ҳеч гоҳ аз шуҳрату мартабаи падари хеш ифтиҳор нанамоем ва ҳаҷд намоем, ки ҳуд соҳибқасбу шӯҳратӣ гардем, қушиш намоем, ки ҳуд моро шиносанду ҳамчун инсони ҳақиқӣ эҳтиром намоянд. Ва мегуфтанд, ки ана ҳамин байти устод Лоҳутиро гӯё маҳз барои шумо суруда бошад, аз хотир набароред:

Ҳар рӯз зи ҳуд билурс,
агар ту мардӣ,
К-и имruz ҷӯ ҳидмате
ба мардум кардӣ?

роҳандозӣ менамояд. Он касе соҳибилим мегардад, ки одобу аҳлоқи нақӯ ва хислатҳои ҳамида дорад. "Ҳеч гоҳ шоҳбайти Абдулмаҷди Саноиро аз хотир набароред" - мегуфтанд ба мое фарзандон:

Илми бе ҳилм ҳоки кӯй бувад,
Илми боҳилм обрӯй бувад.

Падаромон на танҳо падар, балки муаллими ҳаётамон буданд. Ҳама пастиву баландӣ ва таззодҳои зиндагиро аз падаромон омӯҳтем. Ҳар як ҳарфу суханашон, ҳар як гуфтору рафторашон бароямон намуна буд ва аз ҷунин падари бомаърифату нақӯхислат ифтиҳор дорем.

Ҷойи Шумо, падари бузургварамон дар қалби мое, фарзандонатон абадиву ҷовидона маъво дорад. Шумо оинад, ки ҳаёт моро дар ҳуд таҷассум намуда, роҳи ноҳамвони зиндагиро бароямон равшану муనаввар гардонидад.

Ҳоҳони онем, ки дигар падарон низ ҷун падари мое дар тарбияи фарзанд ҷиддӣ бошанд, саҳтигу дар навбати ҳуд ҳалиму меҳрубон ва начандон меҳрубоне, ки тарбия аз даст равад. Дар фароварди сухан гуфтанием:

Аз Ҳудо меҳоҳем акнун
магфират созад туро,
Бахшадат имону
қабратро намояд пурзиё.
Оби Қавсар бишканад
он ташнагиҳои лабат,
Дар биҳишти ҷовидон
ҷавлон дихад рӯҳи туро

Умедин, Ҷовидон, Ҳушнуд,
Сорбон, Маҳбуба, фарзандони
академик Самариддин Каримов

ТАБРИКОТЫ

**РЕКТОРИ ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ КЎЛОБ БА НОМИ АБУАБДУЛЛОХИ РЎДАҚӢ, ДОКТОРИ ИЛМҲОУ
ПЕДАГОГӢ, ПРОФЕССОР МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ МУСТАФО БА МУНОСИБАТИ 29-УМИН
СОЛГАРДИ ТАЪСИСЁБИИ КУВВАҲОУ МУСАЛЛАҲИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Ҳамватаони арҷманд!

Мухтарам сабикадорони чангумехнат!

Устодону донищчүёни азиз!

Сараввал, меҳоҳам ҳамаи шуморо ба муносабати 29-умин со-
лгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
ҳамчун ҷашни ҷавонмардиву ҷасорат, далериву шуҷоат, сарсупур-
дагӣ ба амри Ватан ҳамасола ҷиҳати қадршиносии собиқадорони
ҷангу меҳнат ва ташвиқи ҷавонону наврасон ба хидмати Модар -
Ватан, ҳифзи сулҳу субот, тамомияти арзии қишвар, амнияти
осоиштагии мардум, истиқололи давлативу ваҳдати миллӣ таҷлил
мешавад, табрику таҳният гуфта, дар симои шумо ба кулли
ҳамдиёрон, ҷавонмардони далеру шуҷои Ватан саломативу сарба-
ландӣ, баҳту иқболи баланд ва дар таҷкими амнияти суботи
қишвар, ҳифзи арзишҳои милливу истиқололи давлатӣ шарафи хид-
мати шоиста ва фаъолияти пурсамару созандо таманно намоям!

Боиси шукргузориву ифтихормандӣ аст, ки инак, бо шарофати заҳматҳо ва корнамоидҳо таърихии Асосгузори сулҳу ваддати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳалқи тоҷик низ дорои давлати соҳибистиқоли демократӣ буда, на танҳо ҷиҳати ҳалли масоили доҳиливу минтақавӣ, балки масоили глобалии ҷаҳон ташаббусҳои созанда нишон медиҳад.

Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи даврони истиқлоли давлатӣ ва яке аз дастовардҳои муҳимми он ба ҳисоб рафта, дар солҳои душвори мухолифати дохилӣ ҷиҳати барқарорсозии соҳти конститутсионӣ ва ба эътидол овардани вазъият дар кишвар саҳми арзишманд гузошт. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии Пешвои миллат, Президенти кишвар, Сарфармондехи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шароити бисёр душвори солҳои 90-ум бо итминони қавӣ ба азму иродαι мардуми кишвар ба бунёди Артиши миллӣ шурӯъ намуд ва 23-юми феврали соли 1993 аввалин паради расмии низомии афсарону сарбозони содиқи Ватан доир шуда, манбаи илҳоми ҷавонон ва шуълаи умеди мардум ба фардои дурахшони Ватан гардид.

Ҳамин буд, ки дар даврони соҳибистиколии кишвар мардуми сарбаланди Тоҷикистон таҳти сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлат зери ливои ваҳдату ягонагӣ ва дар натиҷаи фаъолияти пурсамару ҳамкории судманди соҳаҳои ҳоҷагидории мамлакат ба комёбиҳои бузурги иқтисодию иҷтимоӣ ва Фарҳангию маънавӣ ноил шуда, арзишҳои Фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумии мо машҳури ҷаҳониён гардид.

Хукумати мамлакат, бо вүзуди мушкилоти саҳту сангини иқти-
содиву молиявӣ ҳанӯз, аз нахустин рӯзҳои таъсисёбии Қувваҳои
Мусаллаҳ ба таҷдиду азнавсозии инфрасоҳтор ва таъсиси ҷузъу
томҳои маҳсус эътибори аввалиндарача дода, дар баробари омо-
дасозии мутахассисони соҳа, ба ташкили воҳидҳои алоҳида ва
таъминоти онҳо бо техникану муҳиммот ва таҷҳизоти муосир
швоӦн намуд.

Хайати шахсии Қувваҳои Мусаллаҳ дар солҳои душвори муҳлифати доҳилӣ қарзи ватандории хешро содиқона иҷро карда, дар роҳи барқарор намудани соҳти конститутсионӣ ва ба Ҷумҳурии Тоҷикистон овардани вазъият дар кишвар саҳми арзишманди ҳудро гузошт.

Давлату Ҳукумат ва мардуми шарифи Тоҷикистон ғидокориву ҷонбозиҳои афсарону сарбозони шӯрои Ватанро ҳаргиз фаромӯш намекунанд ва хотираи неки ҷавонмадонеро, ки барои барқарор намудани соҳти конститутсионӣ, пойдории сулҳу субот, ҳимояи марзу буми Ватан ва ҳифзи зиндагии орому осоиштаи сокинони мамлакат ҷони худро нисор кардаанд, ҳамеша пос медоранд.

Чуончи Пешвои муаззами миллат дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии кишвар қайд намуданд: "Вазъи тағйирёбандай ҷаҳони имрӯза ва хусусияти устувор пайдо намудани зуҳуроти ҳатарноки замони мусоир, аз ҷумла, тероризму экстремизм, қоюқи силоҳ, гардиши гайриқонунии маводи мухаддир, киберчиноятҳо ва дигар ҷиноятҳои фаромилӣ, ки башариятро ба ташвиш овардаанд, мородвор месозад, ки ба масъалаҳои таъмини амнияти кишварамон диккати аввалиндарача диҳем".

Бешубҳа, мушкитларин ҷабҳаи мубориза дар роҳи эъмори давлати соҳибистиколу пуритидор, пешрафтаву мутараққӣ, боло бурдани сатҳи некуаҳволии мардум ва таъмини шароити мусоид



барои инкишофи озодонаи шаҳрвандон ин мубориза алайҳи хоинон - парвардагони носипосу намакношиноси худист, ки Фирефтаи бозиҳои сиёсии манфиатдорону муғризон гашта, тамоми арзишҳои волои инсонӣ, ҳиммати ҷавонмардӣ, нангӯ номус ва қарзи ватандориву шарафи зиндагии шоиставу сарбаландонаро пушти саргузашта, даст ба амалҳои зишту ҳаробиовар ва аксаран ҷуброннопазир мезананд.

Хушбахтона, ҷавонони насли истиқлол, ки зери сиёсати ҷавонпарваронаи Пешвои муаззами миллат ба воя расидаанд, атрофи мағфумдои худшиносӣ, худогоҳӣ ва ҳуввияти миллӣ озодона ибрози андеша намуда, дар муҳорибаҳои иттилоотӣ дasti боло доранд: бар тамоми иддаову буҳтонзаниҳои бадҳоҳону камназарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷавобҳои сазовору пурдалел дода, ба гунае "ба даҳони нопоки әшон мушти адолату ростӣ ва ваҳдату яқдилӣ" мезананд. Ин ҳама далели ташаккулёбии мафкураи соҳибватани ҳаҷми шиншиносии насли созандай кишварамон арзёбӣ мегардад, ки албатта, бо назардошти ҷолишҳои пайвастаи авзои сиёсии ҷаҳон, бояд такмил дода шавад.

Ба қадри неъмате чун истиқлолу давлатдории миллӣ расидан, арзишҳои муқаддастарини давлату давлатдориро дарк намудан ва пос доштани онҳо барои ҳар фарди бедордили ҷомеа қарз, масъулият, ифтихор аз давлату миллат, шарафу номуси ватандорӣ ва талошу заҳмати Фидокорона баҳри рушди тадриҷии кишвар, ҳифзи истиқлолу ваҳдати сарtosарӣ ва арзишҳои давлатдории миллӣ мебошад.

Халқи точик дорон таъриху фарҳанги ғанини давлатдорӣ буда, дар ягон давру замон истиқлол ва ваҳдати ҳеч давлатеро халалдор насоҳтааст, аммо фарзандонаш баҳри пос доштани таъриху фарҳанг, ҳифзи истиқлолу озодӣ ва ваҳдату ягонагӣ ҷонбозиву қаҳрамониҳо намудаанд.

Бо итминони комил изҳор медорем, ки афсарону сарбозони шудои Қувваҳои Мусаллаҳ ва ҳар як ҷавонмарди баору номус ва шудои Ватан ба масъулияти ватандории худ содиқ монда, рисолати фарзандии худро дар назди Ватан, миллат ва давлати худ ҷавонмардона адо мекунанд ва тамоми донишу таҷриба, малакаву маҳорати худро ба хотири ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ сафарабар месозанд.

Чунончи Пешвои маҷбубу хирадоини миллат мудтарам Эмомали Раҳмон дар Паёми навбатии хеш таъкид намуданд: "Роҳи тайкардаи кишвари соҳибистиқлоли мо дар давоми сӣ соли гузашта, инчунин, дастовардҳое, ки мо дар ин муддат ба онҳо ноил гардидем, як нуктаи бисёр муҳимро возеҳу равshan сабит соҳтанд: мардуми шарафманди тоҷик метавонанд дар шароити мураккабу буҷронии ҷаҳони мусир бо нангӯ номуси ватандорӣ, ҳисси баланди миллий ва иродай қавӣ Ватани муқаддаси худро ҳифз кунанд, онро боз ҳам обод намоянд ва нуғузу обрӯи Тоҷикистони озоду соҳибиҳтиёо дар аосаи байналмилалӣ баланд баардоанд".

Бори дигар ҳамаи шуморо ба ифтихори 29-умин солгарди таъсис-сёбии Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар табрик гуфта, ба ҳамаи шумо саломативу сарбаландӣ ва дар ҷабҳаи пуршарафи ҳимояву рушди Ватани соҳибистиқлоламон рӯҳияни шикастнозазирану иродай қавӣ орзу менамоям.

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБРО ИНТИХОБ НАМО!

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ аз ҷумлаи аввалин муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии мамлакат дар ҷануби Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Он дар омода намудани қадоҳои баландхитисоси ҳочагии ҳалқи ҷумҳурии азизамон нақши муассисе дорад.

Донишгоҳ қабули довталабонро барои соли таҳсили 2022-2023 дар 10 факултет бо 57 ихтинос ҷӯён менамояд. Бо интихоби Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ояндаи дурахшон Шуморо дар пеш аст.

Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дорои ҳобгоҳи замонавӣ барои донишҷӯёни омӯзгорон, 8 марказ, аз ҷумла маркази омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ, табъу нашр, рушди қасбият, ихтироъкорони ҷавон, ҷунарҳои мардумӣ, синдоноҳои мудаҳҳаз бо технологияи замонавӣ, китобхонаи барҷаво, китобхонаи электронӣ пайваст бо интернети баландсуръат, маҷлисгоҳҳои замонавӣ, синдоноҳои лингфонӣ, варзишгоҳҳои тобистонаву зимиштонаи мутобиқ ба талаботи муосир.

Парки технологӣ, қитъаҳои таҷрибавии истеҳсолӣ, лабораторияҳо, маркази қасбомӯйӣ, литсей, коллеҷи омӯзгорӣ, сомонаи расмӣ, нашрия, маҷаллаҳои илмӣ, лагери истироҳатӣ, қӯдакистон, борги фарҳангӣ-фароғатӣ, шаҳраки донишҷӯёни, ошхонаҳои муосиру замонавӣ, марказҳои хизматрасонии компютерӣ буда, ба муҳассилин 588 нафар муҳассисони соҳибаҷриба, профессорон ва докторону номзадҳои илм таълим медиҳанд. Ҳамчунин, дар донишгоҳ курсҳои кӯтодмуддати тайёрии донишгоҳ амал мекунанд, ки довталабонро аз рӯйи қластерҳои тахассусии Маркази миллии тестиҳии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон омода менамояд.

Донишгоҳ таҳсилро дар таълими рӯзона, ғоибона ва таҳсилоти фосилавӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда, ҳамчунин, барои идомаи таҳсил баъди ҳатми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи қасбӣ, маълумоти дуюм аз ихтиносҳои мавҷуда имконият мудайё кардааст.

Маҳз фаъолияти густурдаву бисёрсолаи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ буд, ки бо қарори Ташкилоти байнамилалии сертифиқати сифати аврупоии Институти Шведсариягӣ (Донишгоҳи Оксфорди Британияи Кабир) соҳиби Ҷозоатнома (литсензия) ва Сертификати байнамилалии сифати Аврупо (Ҷоиза) гардид.

Дар донишгоҳ маҳфилҳои гуногуни илмӣ фаъолият менамоянд, ки донишҷӯёни бевосита аъзои онҳо буда, савии дониши ҳудро сайқал медиҳанд ва тавассути ин маҳфилҳо дар олимпиадаву озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён мегарданد.

Дар донишгоҳ шуъбаи таёргунӣ ва азнатвайёргунии қадрҳо, шуъбаи магистратура, докторантураи Ph.D фаъолият менамояд, ки дар омода намудани қадрҳо саҳми беназир дорад. Танҳо дар соли 2021 аз ҳисоби омӯзгорон - ҳатмкунандагони донишгоҳ 24 нафар рисолаҳои номзадӣ дифоъ намуданд.

Эзоҳ: маблағи шартномаи таҳсил, ки дар ҷадвал нишон дода шудааст, дар баъзан ихтиносҳо, ҳаҷтимол таҷирӣ ёбанд.

Номи пурра: Муассисаи давлатии таълими "Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ"

Суроға: 735360, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Ҳатлон, ш. Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров, 16.

Тел.: 8(33-22) 2-35-06, 2-35-09,
факс: 8(33-22) 2-35-06

Нишонии электронӣ: info@kgu.tj
Сомонаи интернетӣ: www.kgu.tj



Ихтиносҳо

			Таълими рӯзона ройгон ва пулакӣ	Таълими фосилавӣ ройгон ва пулакӣ	Забони таҳсил
1	1020505	Информатика	2590	2500	тоҷикӣ
2	1020501	Математика	2590	2100	тоҷикӣ
3	131030302	Математикаи амали	2260	0	тоҷикӣ
4	1020602	Технология (аз рӯи самтҳо)	2300	0	тоҷикӣ
5	102050401	Физика. Математика	2590	2100	тоҷикӣ
6	102050403	Физика. Таълими меҳнат	2260	0	тоҷикӣ
7	131 03 04 08	WEB-дизайн ва графикаи компютерӣ	2635	2500	тоҷикӣ
8	131 03 04 02	Таъмини барномавии низомҳои автоматизатсия	2635	0	тоҷикӣ
9	102060102	Технология (меҳнати техники ва нақшакашӣ)	2300	0	тоҷикӣ
10	125010403	Андоz ва андоzбани	4500	0	тоҷикӣ
11	125010803	Бахисобигории бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ	4650	3500	тоҷикӣ
12	1020402	География	2240	0	тоҷикӣ
13	13102010203	Географияи сайёҳӣ ва менечменти сайёҳат	2800	2650	тоҷикӣ
14	102040503	География. Ихтисолиёт	2700	0	тоҷикӣ
15	126010101	Идораи мақомоти маҳали	4650	0	тоҷикӣ
16	1250103	Ихтисолиёти ҷаҳонӣ	4650	0	тоҷикӣ, англисӣ
17	1250107	Ихтисолиёт ва идора дар корхона	4500	3500	тоҷикӣ
18	125010402	Кори бонки	4200	0	тоҷикӣ
19	1260203	Маркетинг	4200	3500	тоҷикӣ
20	126020206	Менечменти иҷтимоӣ (маориф)	4200	3500	тоҷикӣ
21	1250104	Молия ва карз	4200	0	тоҷикӣ, русӣ
22	126 02 02 03	Менечменти инноватсияӣ	4200	3500	тоҷикӣ
23	1890101	Сайёҳӣ ва меҳмондорӣ	2800	0	тоҷикӣ
25	1020302	Забон ва адабиёти рус	2760	2650	русӣ
26	102030401	Забон ва адабиёти рус. Забон ва адабиёти тоҷик	2760	0	русӣ, тоҷикӣ
27	1020301	Забон ва адабиёти тоҷик	2700	2200	тоҷикӣ
28	1-020303	Забон ва адабиёти тоҷик. Ихтисоси иловагӣ (Маърифати оиладорӣ)	2700	0	тоҷикӣ
29	102030601	Забони англисӣ. Забони олмонӣ	3560	0	англисӣ
30	1020306	Забони ҳориҷӣ (англисӣ)	3560	0	англисӣ
31	1020307	Забонҳои ҳориҷӣ (забони англисӣ - хитонӣ)	3560	0	англисӣ
32	121050103	Забоншиносӣ ва технологияи нави иттилоотӣ	2400	0	тоҷикӣ
33	1230111	Китобхонашиносӣ ва китобшиносӣ (аз рӯи самтҳо)	0	2200	тоҷикӣ
34	103 03 05-02	Логопедия. Тахсилоти ибтидой	2350	0	тоҷикӣ
35	103 03 08-01	Олигофренопедагогика. Тахсилоти томактабӣ	2350	0	тоҷикӣ
36	1230108	Рӯзноманигорӣ	2700	0	тоҷикӣ
37	103 03 06-01	Сурдопедагогика. Тахсилоти томактабӣ	2350	0	тоҷикӣ
38	1010201	Тахсилоти ибтидой	2350	2200	тоҷикӣ
39	1010202	Тахсилоти ибтидой. Ихтисоси иловагӣ	2350	2200	тоҷикӣ
40	101020203	Тахсилоти ибтидой. Санъати мусикӣ	2350	0	тоҷикӣ
41	1010102	Тахсилоти томактабӣ. Ихтисоси иловагӣ	2350	2200	тоҷикӣ
42	1030403	Равоншиносӣ амали	2350	0	тоҷикӣ
43	101 02 02-02	Тахсилоти ибтидой. Санъати тасвири	2350	0	тоҷикӣ
44	1020101	Таъриҳ	2350	2200	тоҷикӣ
45	1020102	Таъриҳ. Ихтисоси иловагӣ (хукуқ)	3400	3100	тоҷикӣ
46	1230101	Муносибатҳои байнамилали	4300	0	тоҷикӣ
47	1-26 01 02	Идораи давлатӣ ва хукуқ	4300	0	тоҷикӣ
48	1-230106-0103	Сиёсат ва идораи давлатӣ	4300	0	тоҷикӣ
49	1-02010205	Таъриҳ. Диншиносӣ	3400	0	тоҷикӣ
50	1-2103010111	Таърихи дин	2350	0	тоҷикӣ
51	1020102	Таъриҳ. Таърихи дин	2350	0	тоҷикӣ
52	131010103	Биология (биотехнология)	2800	0	тоҷикӣ
53	1020404	Биология. Экология	2800	2650	тоҷикӣ
54	102040601	Химия. Биология	2800	2650	тоҷикӣ
55	1020406	Химия. Экология	2800	2650	тоҷикӣ
56	1030201	Тарбияи ҷисмонӣ	2650	2500	тоҷикӣ
57	1030202	Тарбияи ҷисмонӣ. Омодагии дифоъи ҳарби	2650	2600	тоҷикӣ

БАРГУЗОРИИ МАҲФИЛИ "ЧАҲОНИ АНДЕША"



Санаи 18.02.2022 дар факултети тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ маҳфили навбатии "Чаҳони андеша"-и кафедраи фалсафа бо иштироки ҷаҳони омӯзгорони кафедра ва донишҷӯёни факултетҳои мухталифи донишгоҳ гузаронида шуд.

Сараввал роҳбари маҳфил Раҷабов Аминҷон суханронӣ намуда, маҳфилро ҳусни оғоз бахшид. Сипас, Фозилов Шаҳбоз - донишҷӯи курси дуюми факултети химия, биология ва география дар мавзӯи "Мастьалаҳои асосии фалсафа" ва Ашурев Саидибрӯҳим, донишҷӯи курси дуюми факултети химия, биология ва география дар мавзӯи "Таълимоти фалсафии "Буддоиа" суханронӣ намуданд. Баъдан, аз ҷониби роҳбарияти кафедра ба якчанд нафар аъзоёни фаъолии маҳфил сипоснома тақдим карда шуд. Маҳфил бо саволу ҷавоб хотима ёфт.

Бояд қайд кард, ки маҳфили "Чаҳони андеша"-и кафедраи фалсафа солҳои зиёд аст, ки ба роҳ монда шуда, може як маротиба гузаронида мешавад. Ва соли қабл дар озмуни "Маҳфили беҳтарини сол" сазовори ҷойи аввали гардид.

МАҶЛИСИ ТАШКИЛОТИ ҲИЗБИИ "ОЛИМОН"

Санаи 2-юми феврал дар бинои маъмурӣ Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ маҷлиси Ташкилоти ҳизби "Олимон" баргузор гардид.

Дар ин ҷорабани ректори донишгоҳ доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом Мустафо, ноиби ректор оид ба таълим номзади илмҳои филология, дотсент Ҳолиқзода Айнӣдин, муовини роҳбари Кумитаи иҷроияи Ҳизби Ҳалқӣ Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб Фирӯзи Саидмуъмин ва дигар устодон ва аъзоёни ҳизб иштирок намуданд.

Нахуст сухани ифтиҳои ректори донишгоҳ доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мирализода Абдусалом Мустафо ҳусни оғоз бахшиданد. Баъдан, Фирӯзи Саидмуъмин, муовини роҳбари Кумитаи иҷроияи Ҳизби Ҳалқӣ Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб суханронӣ намуданд.

Дар маҷлис масъалаҳои шарҳи тавзӯҳи Пәёмӣ Президенти мамлакат, озод



намудани котиби ташкилоти ибтидоии ҳизби "Олимон" ва интиҳоб намудани котиби нави ташкилот, инчунин масъалаҳои ҷорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Дар охир довталабон ба сафи ҳизб шомил гардида, шаҳодатномаҳои ҳизбӣ ба онҳо супорида шуд. Ҳамзамон, як қатор фаъолони ҳизб бо сипосномаҳои КИ ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб сарфароз гардонида шуданд.

Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи донишҷӯи малакаҳои касбии омӯзгорони муассисаҳои олии касбӣ, дар иртибот бо Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтаром Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми декабри соли 2019, ки солҳои 2020-2040-ро "Бистсолаи омӯззиш ва рушди фанҳои табииатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф" эълон намуданд, инчунин, ҷиҳати тақмил ва баланд бардоштани сатҳи донишҷӯи малакаҳои касбии омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ба ташабbusи Донишҷӯи тақмилоти омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди Донишҷӯи миллии Тоҷикистон курси саёри тақмилоти омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди Донишҷӯи миллии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуда ба 35 нафар иштирокчиён ҷиҳати бомуваффақ гузаштани курс дипломҳо тақдим гардид.

ҲУНАРМАНДИ НОТАКРОР АЛОВУД- ДИН АБДУЛЛОЕВ ДАРГУЗАШТ

Санаи 17-уми феврал Ҳунарпешаи ҳалқии Тоҷикистон, ҳаҷвигори шинохтаи тоҷик ва сардори Раёсати фарҳангӣ вилояти Ҳатлон Аловуддин Абдуллоев дар синни 57 аз олам даргuzашт. Дар ин бора ба АМИТ "Ховар" дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳабар доданд.

Аловуддин Абдуллоев 15 майи соли 1965 дар шаҳри Боҳтари вилояти Ҳатлон таваллуд шудааст.

Ҳунарманд соли 1989 Дошишқада давлатии санъати ба номи М. Турсунзодаро ҳатм карда, корро дар Театри мусиқӣ-мазҳакавии шаҳри Қурғон-теппа оғоз намуд. Ӯ дар ин ҷо ба ҳайси ҳунарпеша ва коргардон бомуваффақият кор карда, ҷандин солҳои роҳбарии ин театро бар дӯш дошт.

А. Абдуллоев барои нақшҳои мондагор ва хидматҳои пурарош соли 2006 бо үзвони Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ва соли 2013 бо үзвони Ҳунарпешаи ҳалқии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуд.

Аловуддин Абдуллоев дар намоишҳои театри "Мочарои имтиҳон", "Антигона", "Табии зӯракӣ", "Бозиҳои манфиатҷӯёна", "Ҳиллаҳои Аҷузкампир", "Аршин мол-олон", "Лаку Пак", "Шаби гирифтани моҳ", "Давлати Со-



мониён", "Найрангҳои Скапен", "Масал бигӯ, Эзоп" нақшҳои марказизро бозидаст.

Ҳамчунин, ҳунарманд дар филмҳои "Братан", "Падари маҳтобӣ", "Тӯҳмат", "Чоҳ", "Қиёми рӯз", "Шоҳид" ва "Интиҳоби ман", филмҳои телевизионии "Дар орзу падар", "Боғоч", "Фарзандони бегона", "Қарзи вичҷон", силсилафилми "Хуррамдиёр" ва гайра низ нақшҳои мондагор оғаридааст.

Ҳунарманд маъруф бо таҳияи барномаи "Шӯҳиҳои Аловуддин", ки тайи 10 соли охир дар шабакаҳои телевизионии Тоҷикистон нашр мегардид, миёни тамошобини тоҷик аз маҳбубияти ҳос баҳравар буда, ҳаводорони ҳунараш рӯз то рӯз меафзуданд.

ЧАМЪБАСТИ КУРСИ САЙЁРИ ТАҚМИЛИ ИҲТИСОС



Дар маросими чамъбасти курси мазкур

Ҳолиқзода Айнӣдин, ноиби ректор оид ба таълим, номзади илмҳои филология, дотсент, Рафиев Сафархон, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, Амиршоева Нозаннӣ, мутахассиси шӯбаи таълимии Донишкадаи тақмилоти омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ба ташабbusи Донишҷӯи тақмилоти омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди Донишҷӯи миллии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуда ба 35 нафар иштирокчиён ҷиҳати бомуваффақ гузаштани курс дипломҳо тақдим гардид.

БАРГУЗОРИИ МАҲФИЛИ "ҲАР КИ МОРО ЁД ҚАРД"



Санаи 15-уми феврал дар факултети филологияи тоҷик ва журналистикаи Донишҷӯи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ маҳфили навбатии "Ҳар ки моро ёд қард" баргузор гардид. Дар маҳфил Алишери Абдулмажид-мудирӣ

кафедраи журналистика, Муродов Ҷамил, ҷонишини декан оид ба тарбия, Содиков Ёралӣ-номзади илмҳои филология, дотсент ва омӯзгорони дошишҷӯён иштирок доштанд.

Сараввал роҳбари маҳфил Содиков Ёралӣ суханронӣ намуда, маҳфилро ҳусни оғоз бахшид. Сипас, Муслимов Исмоил - магистранти соли якуми иҳтиносӣ рӯзноманигорӣ дар мавзӯи "Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ-пайвандгари қалъхӯи марзҳо", Одинаев Гулбону саромӯзгори кафедраи адабиёти тоҷик дар мавзӯи "Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ" дар шинохти шоирон" ва Тоҷматов Ҳусрав, донишҷӯи курси сеюми иҳтиносӣ рӯзноманигорӣ дар мавзӯи "Масъалаҳои динию аҳлоқӣ" дар "Минҳоҷ-ул-орифин"-и Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ суханронӣ намуданд. Маҳфил бо саволу ҷавоб хотима ёфт.

ЭҲТИБОР НАДОРАД

Дафтарчай имтиҳонӣ, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2019 ба донишҷӯи соли 2-юми факултети тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ (таълимӣ рӯзона) Сатторов Салоҳиддин додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз Ҷоътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Аттестати хатми Т-АТУ 0519234, ки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №11-и шаҳри Кӯлоб соли 2018 ба хонандай ҳамин мактаб Исматов Шоҳруҳ Умедович додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз Ҷоътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2018 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯи соли 4-уми факултaiи филологияи ҳориҷӣ (таҳсилоти рӯзона) Шайдуллоева Лола додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз Ҷоътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2018 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯи соли 4-ми факултaiи филологияи ҳориҷӣ (таҳсилоти рӯзона) Салимова Таммано додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз Ҷоътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дафтарчай имтиҳонотие, ки соли 2018 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯи соли 2-юми факултaiи таърихи ҳуқуқ (таҳсилоти гоибона) Атоева Давлатӣ додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз Ҷоътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Кафедраи риёзӣ-табииатшиносии Коллеҷи омӯзгории ДДК ба номи А. Рӯдакӣ барои ишғоли вазифаи муаллими қалон (1 ҷой) озмун Ҷоътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Кафедраи риёзӣ-табииатшиносии Коллеҷи омӯзгории ДДК ба номи А. Рӯдакӣ барои ишғоли вазифаи муаллими қалон (1 ҷой) озмун Ҷоътибор соқит дониста шавад.

РУШД ВА ТАҲАВВУЛОТИ ИҚТИСОДИ КИШВАР ДАР ЗО – СОЛИ ИСТИҚЛОЛ



Курбоналай МИРЗОЕВ,
муовини сардори раёсати таълим,
саромӯзгори кафедраи иқтисодисти
коохонаҳо ва соҳибкорӣ

Дар айни замон дар низоми сиёсии давлатдорий Паёми Президенти Чумхурии Тоҷикистон ҳӯҷатти расмӣ ва муҳимми барномавӣ буда, ойинаи равшани рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсии Тоҷикистон, барномаи мукаммали кории тамоми ниҳодҳо ва кутбнамои ҳаракати устувори чомеаи мо ба сӯйи ояндаи дурахшон мебошад.

Паёми навбатии Асосгузори сулҳо ваҳидати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 21.12.2021 ироа гардид, ба сифати хӯҷати мӯҳими рушди иҷтимоию-иқтисолӣ, сиёсати дохилий ва ҳориҷии ватани азизи моро дар тули 30-соли Истиқололияти давлатӣ баррасӣ наਮуд.

Зимни баромади худ, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастовардҳои беназири 30-соли истиқлолиятродар ин шоҳроҳи нави таъриҳӣ мавриди назар ва таҳлили амиқ қарор дод, ки бевосита ин комёбихо дар замири неъматии бузурги озодӣ ва истиқлолият ба дастомадаанд.

Бояд зикр намуд, ки ҳар як Паёми Президенти кишвар ба Маҷлиси Олии Ҷумхури Тоҷикистон бо ҳусусиятҳо мусбатии худ аз яқдигар фарқунанда мебошанд. Паёми имсолаи Пешвои миллат, муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон аз дигар паёмҳо бо он фарқ мекард, ки дар Паёми худ тамоми дастовардҳо, пешравиҳо, камбузиҳо ва дигаргуниҳо 30-соли истиқболиятиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дод.

Сарвари давлат зимни баромади худ-кайд намуданд, ки "Барои таъмини зин-дагии шоистаи мурдум ва кам кардани сатҳи камбизоатӣ, Ҳукумати мамлакат ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне таъмини намудани истиқолилияти энергетикий, баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари транзитӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба гизои хушсифат, саноатикунонии босуръати мамлакат ва васеъ намудани шугли пурмаҳсулро тад-риҷан амалий карда истодааст".

Бояд қайд намуд, ки Президенти киши-вар муҳтарам Эмомали Раҳмон дар Паёни мавбатиҳи худ тамоми баҳшҳои муҳими иқтисоди миллиро таҳлилу баррасӣ намуда ҷиҳати боз ҳам хубтар гардида нишонкор дар ин самтҳо пешниҳодҳои муҳим ва зарурӣ намуданд.

Мо дар мақола мазкур танҳо рушд ва таҳаввулоти соҳаҳои иқтисодӣ кишвар, аз ҷумла рушди маҷмӯӣ маҳсулоти доҳилий, энергетики, соҳибкориву сармоягузорӣ, саноат, молияни давлатӣ ва кишоварзири тоҳлилу омӯзиш ва баҳогузорӣ менамоем.

Пешвои миллат дар паёми навбатии худ ба таҳлилу нишондиҳандаҳои суръа-ти воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилий та-вачҷӯҳ зиҳир намуда, иброз доштанд, ки "Дар бист соли оҳир рушди миёнасоло-наи иқтисодӣ ёт дар сатҳи 7,5 фоиз таъ-мин гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат аз 1,8 миллиард сомонии соли 2000-ум то 95 миллиард сомонӣ дар соли 2021 ва даромади бучети давлатӣ аз 252 миллион сомонӣ ба 28 миллиард сомонӣ расонида шуд. Яъне, маҷмӯи маҳсулоти

дохилӣ қариб 53 баробар ва буҷети давлатӣ 111 баробар зиёд гардида, ҳамми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ беш аз 30 баробар афзоиш ёфт". Дар ин давра бо зиёд шудани корхонаҳои истеҳсолӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва инҷунин рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ шароити иқтисодии мардуми кишвар дар соли 2021 нисбат ба соли 2000 хубтару беҳтар шуда, сатҳи камбизоатӣ аз 83 фоизи соли 1999 ба 26,3 фоиз дар соли 2019 коҳиш дода шуд, ки аз ҷумлаи муҳимтарин дастовардҳои даврони соҳибиستиклолӣ ба ҳисоб мераҷад.

Бо вучуди ин дастовардҳо Пешвон миллиат таъкид намуданд, ки "Дар панҷ соли минбаъда рушди миёнасолонаи иқтисодӣёт дар сатҳи на кам аз 7 фоиз ва ҳачми маҷмӯи маҳсулоти доҳилий ба ҳар нафар аҳолӣ, бо дарназардошти то 11 миллион нафар афзоиш ёфтани шумораи сокинони кишвар, бояд то 2 баробар зиёд карда шавад". Вобаста ба ин гуфтаҳо қайд карданием, ки бо ду баробар зиёд шудани маҷмӯи маҳсулоти доҳилий ба ҳар сари аҳолӣ, бо дарназардошти то 11 миллион нафар афзоиш ёфтани шумораи сокинони кишвар, боз ҳам сатҳу сифати зиндагии мардум беҳтару хубтар мегардад.

Чиҳати рушди устувору сифатноки иқтисоди миллӣ Президенти кишвар муҳтараам Эмомалӣ Раҳмон ибroz доштанд, ки "Бо вууди корҳои анҷомдодашуда ва дастовардҳои зикргардида, ҳамчунин, чиҳати ҳалли пурраи мушкилоти мавҷуда Ҳукумати мамлакат вазифадор аст, ки минбаъд низ ба масъалаҳои баланд бардоштани гуногунсамтиву рақобатнокии иқтисоди миллӣ, густариши раванди рақамикунонии иқтисод, татбиқи "иқтисоди сабз", саноатикунонии босуръат, истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва рушди нерӯи инсонӣ афзалият дода, дар ин замина рушди устувору сифатноки иқтисоди миллери тоғлиқ намояд".

Пешвои миллат оид ба шароити муракаби иқтисодӣ ва геосиёсии ҷаҳон, тайи-рёбии иқлими, болоравии нархҳои маҳсулоти озуқаворӣ дар ҷаҳон, паҳншавии бемории сирояти КОВИД-19 ва дигар омилҳои манғии ба иқтисодӣ миллӣ таъ-сиргузор ибрози андеша намуданд, ки "Хукумати мамлакат тамоми ҷораҳои пеш-гирикунандаро андешида истодааст, ки дар натиҷа соли 2021 суръати рушди иқтисодӣ ба беш аз 9 фоиз баробар гардида, рушди иқтисодӣ дар ин давра аз ҳисоби афзоши ҳаҷми истеҳсоли маҳ-сулоти саноатӣ ба 22 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 6 фоиз, маблағгузорӣ ба сар-мояни асосӣ 23 фоиз ва гардиши савдо 13 фоиз таъмин карда шуд ва қисми даромади буҷети давлатӣ иҷро шуда, даромади пулии аҳолӣ нисбат ба нишондиҳан-даи соли 2020-ум 15 фоиз афзоши ёфтва ба зиёда аз 75 миллиард сомонӣ ба-робар гардид".

Дар баробари рушди нишондиҳандаҳои иқтисодӣ Президенти кишвар таъкид намуданд, ки "Дар кишвар заҳираву имкониятҳо барои баланд бардоштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва некӯаҳволии мардум ҳанӯз хеле зиёданد. Аз ин рӯ, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки дар соли 2022 барои самаранок истифода намудани имконияту иқтидорҳои мавҷуда, ноили шудан ба нишондиҳандаҳои дурномои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва дар сатҳи на кам аз 8 фоиз таъмин намудани суръати рушди иқтисодии

мин намудани суръати рушди иқтисоди миллий тадбирхои иловагӣ андешад". Во-ќеан дар кишвари мо то ҳол ба дараҷаи зарурӣ захираҳои табиии пурра омӯхта нашудаанд. Манзури Пешвои миллат низ масъалаи мазкур буда, дар ҳолати исти-фодаи самараноки захираву имконотҳои мавҷуда боварӣ дорем, ки дар ояндаи на-зидк нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ баланд шуда, сатҳи некӯаҳволии мардум боз ҳам беҳтар мегардад.

Натиҷагирий, таҳлилу баррасии соҳаҳои иқтисодиёти кишвар аз Паёми Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 21-уми декабри соли 2021



ро татбиқ намояд. Бо мақсади рушди энергетикини "Сабз" Пешвои миллат дар Паёми худ қайд намуданд, ки "Хўкумати мамлакат бо дарназардошти тағйирёбии глобалии иқлим ва зарурати рушди энергетикини "сабз" бояд то охири соли 2022-йилдан Стратегияни рушди "иқтисоди сабз"-ро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда, татбиқи онро таъмин намояд. Ҳамчунин, ҷиҳати рақамикунонии бомароми иқтисоди миллӣ ва ташаккул додани заминани технологияни он ба ислоҳоти соҳаи алоқа тақвият баҳшида, гузариши тадриҷӣ ба иқтисоди рақамӣ ва хизматрасониҳои рақамӣ дар ҳамаи соҳаҳо таъмин карда шавад. Таъқид намуданд, ки ин воқеяят ва талаботи замони мусосир мебошад".

Соҳаи энергетика, ки солҳои охир бо суръати муайян афзоиш ёфта истода-аст, Пешвои миллат қайд намуданд, ки "Бо мақсад расидан ба истиқолияти энергетикий ва истифодани самарарабахши нерӯи барқ дар даврони соҳибистик-лолӣ 287 нерӯгоҳи барқи обии хурду бузург, 1,5 ҳазор километр ҳатҳои инти-қоли барқи баландшиддат, 50 зерист-гоҳи баландшиддати барқӣ бунёду таҷ-дид ва дар маҷмӯъ, 75 фоизи инфра-соҳтори энергетикини кишвар азnavsозӣ гардид, ки дар натиҷа беш аз 2000 ме-

гаватт иқтидорхой энергетикии иловагай бунёд кардем". Бо амалисозии лоихаҳои бузурги бунёду таҷиди иншооти энергетикии мамлакат мо итминон дарем, ки дар 7 соли оянда иқтидорхой энергетикии кишварро ба 10 ҳазор мегаватт ра сонида, ба яке аз ҳадафҳои стратегии давлат, яъне истиқтолияти комили энергетикӣ мувваффақ шавем".

Ба боварии комил гуфта метавонем, ки бо амалй шудани лоиҳаҳои бузург ва татбиқи барномаҳои соҳавӣ аз ҷумла Стратегияи рушди "Иқтисоди сабз" иктидорҳои энергетикии кишвар боло ҳам зиёд шуда, дар натиҷа ба яке аз ҳадафҳои миллӣ истиқалилияти энергетикӣ ҳоҳемрасид.

лият аз чониби давлату Ҳукумат ба рушди соҳибкориву сармоягузорӣ таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир гардида, то имрӯз ба соҳибкорону сармоягузорон зиёда аз 110 имтиёз ва сабукиҳои андозиву гумруқӣ пешниҳод карда шуданд, ки дар натиҷа шуморай соҳторҳои бақайдгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ аз 4 ба 1, мухлати бақайдгирий аз 49 то 3-5 рӯз кам карда ба таври ройгон ба роҳ монда шуд"

да, ба таври ройгон ба роҳ монда шуд". Илова бар ин, зикр намуданд, ки "Дар бист соли охир ба кишвар беш аз 150 миллиард сомонӣ сармояни хориҷӣ, аз ҷумла 59 миллиард сомонӣ сармояни мустақим ҷалб карда шуд. Танҳо барои рушди соҳаи саноати кишвар беш аз 35 миллиард сомонӣ сармояни мустақими хориҷӣ ҷалб гардид. Ҳукумати мамлакат дар ин давра дар соҳаҳои энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ, маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, ҳочагии манзилию коммуналӣ ва дигар соҳаҳо лоиҳаҳои сармоягузории давлатиро ба маблағи 91 миллиард сомонӣ татбиқ намуд, ки тар натиҷа 2723 иншоти соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла 1546 иншот ба маблағи 3,5 миллиард сомонӣ аз ҳисоби буҷети давлат бунёд ва мавриди истифода карор дода шуд".

ди истифода қарор дода шуд .
Бо мақсади рушди соҳибкориву сар-
моягузорӣ, саноатикунонии босуръати
кишвар ва таъсиси чойҳои нави корӣ дар
Кодекси андоз дар таҳрири нав, ки он аз
1-уми январи соли 2022 амалӣ мегардад
на танҳо имтиёзу сабукиҳо ворид карда
шуд, балки ба қисми даромади буҷети
давлатӣ бол иловатан сабукиҳои зиёд
пешниҳод гардидаанд. Илова бар ин,
шуморай андозҳо аз 10 то 7 номгӯй кам
гардида, меъёрҳои якчанд намуди онҳо
паст карда шуданд.

Паст карда шуданд.

Президенти кишвар мухтарам Эмомали Раҳмон зикр намуданд, ки "Ҳадафи олии давлат ва Ҳукумати мамлакат пеш аз ҳама беҳтар карданӣ шароити зист ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва Тоҷикистонро ба як давлати пешрафтаи дунё табдил додан мебошад. Дар бист соли охир 3 ҳуҷҷати стратегии паст карданӣ сатҳи камбизоатӣ, 2 барномаи баланд бардоштани сатҳи некӯҳаҳволии мардум ва стратегияи дарозмуддати рушди кишвар қабул ва амали гардида, ҳоло татбиқи Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва 176 барномаи давлатӣ идома дорад. Барои татбиқи стратегияи барномаҳои мазкур дар бист соли охир аз ҳисоби ҳамаи сарчаашмаҳои маблағгузорӣ 174 миллиард сомонӣ равона карда шуд"

донишҷӯ

ПАРКИНСОН-БЕМОРИЕ, КИ ПАДАРАМРО ЗАИФ ГАРДОНИДААСТ

Мадасани АЗИЗМАД,
донишҷӯи соли 4-уми
факултети химия, биология ва
география

Шояд, бисёриҳо оид ба бемории Паркинсон, замони пайдоиш, нишона, аломат ва намудон ин маълумоте надошта бошанд. Аз ин рӯ, камина азм бар он бастам, ки дар бораи ин бемории шаддид, аз ҳаётӣ падари худ, ки қарib 7 сол боз гирифтори Паркинсон аст қисса намоям.

Падар, чаро ин қадар оҳиста роҳ меравед? Барои чӣ масофаи 40 - 50 метрро дар муддати қарib даҳ дақиқа тай мекунед? Чаро ҳангоми роҳ рафттан пойҳоянто аз замин баландтар намебардоред? Ҳамаи ин саволҳо буданд, ки банда қарib 7 сол пештар аз ин, аз падар, пурсон мешудам.

Шурӯй аз 2017 -ум сол ҳаракатҳои падарам суст шудан гирифт. Тарзи роҳ рафттан, шеван сухан гуфтган, ҷунвиши дасту миёну пойҳоян ба куҷӣ тайир ёфт. Мо аҳди хонадон, намедонистем, ки ба падаромон чӣ шудааст.

Воҳдан, падаре ки масофаи қарib сесад метрро бо борхалтаи вазнаш 50 килограм на камтар аз даҳ маротиба тай мекард, то ба ҳадде камқуввату камҳаракат шуда буд, ки базӯр роҳ мерафт.



Баъд аз қарib ду моҳи базӯроҳардиҳон падар ўро ба назди дуҳтури асабшинос, ба истилоҳ невропротолог бурдем. Аз рӯйи гуфтаҳои дуҳтури асаб маълум шуд, ки падар ба бемории Паркинсон гирифтор шудаву давраи сеноми ин бемориро аз сар гузаронида истодааст. Яъне, ду давран аввале, ки бемории Паркинсон дар шахс пайдо мешаваду имконияти табобат кардан бемор ҳаст, аллакай аз даст рафта буд. Таҳо, роҳи пешшӣро ва аҷӯз нагарифтани он бокӣ монда буду ҳалос. Гас аз ташхис якчанд дуҳтурони асабшинос ба падар ду доруи пешгирикундана паркинсонӣ - "Циклодол" ва "Амантидин"-ро, ки танҳо дар доруҳоҳонон пойтҳат дастрас мешаванд, тавсия доданд. Аз баёни ҳарҳои дуҳтур, бемории Паркинсон ду намуди худро доштааст, ки яке ҳаракати дасту пойҳои беморро суст, китфонашро ҳамида ва дигарӣ бошад баръакс, яъне дасту пойи беморро ларзону ҷунбон мекардаast.

Ҳар ду намуд ҳам нафароваранд. Дар намуди дуюм дастонат онҷунон меларзанд, ки пిёлан ҷойро ба даҳонат бурда наметавонӣ, дар намуди аввали бошад, пిёларо ба даҳонат барӣ ҳам, ин амалро дар муддати қарib як-ду дақиқа изро мекунад.

Шояд, Шумо суол кунед, ки чӣ боис мегардад, ки ҳаракати дасту пойи бемор суст ё тез мешавад?

Гап сарон аст, ки ҳангоми ба Паркинсон гирифтор шудан, обе, ки дар магзи сарн инсон дой гирифтасту "дофамин"(С8H11NO2) ном дорад, кам мегардад. Аз ин рӯ, қисме, аз торҳои асаб дуруст кор намекунанду ин боис ба ларзиш ё қароҳтавӣ дар ҷисми бемор мегардад.

Камина, на ба сони ихтисосманди соҳаи тиббу химия, балки ҳамгун нафаре, ки 7 сол боз бемории паркинсонизмо дар падари худ мушоҳидаро кардам, меҳоҳам якчанд аломату зуҳуротгои онро бигӯям:

- Қароҳтавӣ ё ҳарзиши дасту пойҳо;
- Ҳам шудан ё ҷафс шудани шонаҳо бо ҳамдигар;
- Паст шудани садо ҳангоми сухан кардан;
- Бехоҳӣ ва бензтироӣ;
- Гум кардан хотира дар бâъзе аз ҳолатҳо;
- Сузиш ё дарди қисми поёни гардан, ҳаромағз ва китфон;
- Ҳоббинӣ хеле зиёд;
- Номукаммал кор кардан майнаи сар ва г.

Ин бемории мармuz на танҳо дар падари ман, балки дар бâъзе сиёсатмадорон, арабони давлатӣ, варзишгарон ва пешшоёни қалисоз низ ташхис шудааст.

Чунончи, Иоанн Павел II (попи Рим дар соли 1993), Мао Цзэдун(арбоби давлатии Чин, дар солҳои охир ҳаёташ), Ёсир Арафат(президенти Фаластин), Муҳаммад Алӣ(боксёри машҳури ҳаҷон), Брайан Грант(баскетболбози маъруф) ва гайра, аз оизаҳон паркинсонизм азият мекашиданд.

Хуласаи қалом, табобати пурраи ин бемориро ҳанӯз тибби муосир муайян карда наметавонад, аммо усулҳои мавзудаи табобат ва ҷарроҳӣ метавонанд сифати зиндагии беморонро ба таври назаррас бехтар намуда, пешрафти бемориро суст қунанд.

МУШКИЛОТИ ОБИ НУШОҚӢ ДАР ҶАҲОН

Муҳаммад НОЗИМОВ,
донишҷӯи соли 1-уми
факултети химия, биология ва
география

Ҷаҳони имрӯза дар баробари во монданд ба
гирибии қашмакашу низоъҳои сиёсӣ, ба ҳатарҳои
экологӣ низ дучор гаштааст. Ин ғуна
ҳатарҳо инсониятро баш аз пеш нигарон кардаст.
Мутаассифона, инсоният барои ҳали мушкилоти
худ тарафт оғизтару нотавон мегардад.

Бинобар сабаби норасони оби ошомидани яке аз сабоҳои асосии
афзоши наёфтани кӯдакон арзӣӣ гардида, ҳамасола дар ҷаҳон 5 млн
одам аз норасони оби ошомидани ба ҳалокат мерасанд, ки бештари
онҳоро кӯдакон ташкил медиҳад. Тибки пешгуҳҳои институти таҳқиқат
уёғуси Ором давоми 20 соли оянда, мушкилии норасони оби
ошомидани сабаби марғи 34 млн сокинон сайёра мегардад.

Об яке аз сарватаҳои муҳими табий буда, норасони ва истифодан
нодурусти он дар сайёра мушкилоти нав ба навро эҷод кардааст. Бо
тайиребии иҷлум ва обширави пирҳоҳои азими сайёра заҳираҳои оби
рӯз то рӯз кам мегардад. Дар садсолаи нав ба натанҳо як сарвати
табӣ, балки ҳамчун яке аз маҳсулоти ниёзи аввали арзишианд
мақоми хосса дорад. Об омили барҳӯди баҳсҳои шадиди сиёсиву
иҷтимоӣ, ҳамзамон дипломатияи мутъадил ва созандагаштааст. Мувофиқи
ҳисоботи Созмони Миллии Муттаҳид то соли 2025 агар
мушкилоти норасони оби тоза ҳали худро наёбад, наздики 3 млн
сокинони сайёра ба шадидтарон мушкилот дучор гардида, курбони
норасони оби ошомидани мегардад, ин вазъият қарib тамоми дунёро
ба ташвиш овардааст. Аз ин рӯ, ҳифзи заҳираҳои оби ва истифодан
сафракорони онҳо яке аз масъалаҳои асоси имӯзан ҳаҷон аст.

Тоҷикистон ҳамчун қишивари ташабbuskor бо эълони 10-солаи нави
"Об баҳро рӯши устувор" тавонист бори дигар қудратҳои ҳаҷонидо
андешамади масоҳии об баюн солҳои бâъдӣ созад, ин иқдомро
коршиносон амри заруриву пешниҳоди сарништӣ арзӣӣ мекунад.

Ҳанӯз соли 1950 муайян гардида буд, ки заҳираҳои оби сайёраи
замин зола то сол кам мешавад. Ҳаҷами бузури оби ҷоришиандаро ба
обёри заминҳои қишиоварӣ сарф шуда, ҳамагӣ 2 дарсади он ба
талоботи санитарӣ ҷавобӣ мебошада.

КИБЕРТЕРРОРИЗМ ҲАМЧУН ШАКЛИ НАВИ ТЕРРОРИЗМ

Садбарг БОБОЕВА, асистенти
кафедраи фандои гуманитарӣ ва
муносабатҳои байнамилалии Донишкадаи
технология ва меннӯменти инноватсионӣ
дар шаҳри Кӯлоб

Терроризм ҳамчун феномени ҷиной-ҳуқуқӣ ҳосияти байнahalқiro
доро буда, мувофиқи санандҳои байнahalқӣ он ба қатори ҷиноятҳои
байнahalқӣ доҳил гардидааст. Терроризм падидан мударроад набуда,
шаклоҳои нахвҳои гунонги зоҳиршавиро дорост, ки яке аз ин
навъҳои он -қибертерроризм ё бо ибараи дигар терроризми
электронист. Таҳлилҳо нишон дадааст, ки қибертерроризм солона
нерӯи зиёда таъсирасониро соҳиб мегардад. Прогрессии техники дар
давраҳоҳо оҳир чунон босуруъат ҷаҳрӣ мегардад, ки натиҷаҳои он аз
тарафи ҷомеа хеле дер дарк ба ҳulosagirӣ карда мешавад. Сарфи
назар гардидаанд ҷанҳои манғлии чунин ҷаҳрӣ инкишиф ба на
тиҷаҳои марғи инсонияти оварда расонидааст. Ҳолати мазкур аллакай
дар соҳаи экология ба вуҷуд омадааст, аммо ин маънои онро
надорад, ки дар ҷанҳоҳои дигари ҳаёт чунин мавриҷҳо дой надорад.
Технологияи информатсионӣ, ки яке аз омиҳои пешрафти давраи
муносир эътироф гаштааст.

Шумори истифодабарандагони интернет бомаром меафзояд. Қиши
варҳои ИМА ба 158, Аврупо-95, Осиё-90, Амрикои Лотинӣ-14,
Африқо-3 ва дар Русия бошад, аз 3,5 то 8 млн нафар мерасад.
Алоқаи мөҳворӣ имкон додааст, ки аз дилҳоҳои қарори олам аз
хизматрасонии интенет истифода кард. Ин ҷиз боз гардидааст, ки
аҳолии зиёда аз 150 давлати дунӣ аз интернет истифода мекунад.

Паҳнгардии технологияи муосири иттилоотӣ ба пайдоши нағъи
ниви ҷиноят ё ҷониши компютироӣ ва терроризми компютироӣ
оварда расонидаст. Ҷониҳати ин ҷинояти аз гайриқонуӣ ҳаҷолат
кардан дар кори машинаи электронӣ-ҳисобарӣ, система ва шабакаи
компютироӣ, дӯзди кардан, азони худ намудан ва таҳсилӣ кардан дар
нисбат ба аҳбори компютироӣ мебошад. Қибертерроризм - ин шакли
ниви терроризм, ки барои ба даст овардани мақсадҳои террористии
худ аз компютироӣ, шабакаи электронӣ ва технологияи муосири
иттилоотӣ истифода мебард. Мувофиқи механизми худ усули баамал-
баории ҷинояти кампютироӣ маҳсусияти худро дорад. Аз ҷумла,
дараваи баланди маҳғифӣ ва сатҳи пасти ошқоро будани он аст.
Мувофиқи тадқиготи шурӯи Аврупо танҳо ҷаллобон тавассути
кортҳои кредити солона 400 млн долларро мераబонданд. Ҷарарҳо, ки
а兹 вирус расонидашад, дар тӯли як сол 12 млрд ва зарарҳо, ки
ба вайронкунни ҳуқуқи моликиятдорӣ асос мейбад, 250 млрд
долларро ташкил медиҳад.

Паҳмадҳои манғӣ ва вустаҳи рӯзағузуни ин нағъи терроризм, яъне
қибертерроризм ба он оварда расонидаст, ки он аз доғони контроли
органдҳои ҳифзи ҳуқуқи давлатҳо берун баромада, ба масъалан ҷиддии
давлатӣ ва байнahalқӣ табдил мебадад.

Дар зери падидан терроризми компютироӣ ё қибертерроризм
амали ҷиноеи фаҳмида мешавад, ки гурӯҳи манғнатдор зими
таҳсир расонид ба шабакаи кампютироӣ ва раванди муттасили
иттилоотӣ ва дар ин асос тарсу ҳароз ворид намудан дар байн
аҳолии осоншта, мақомоти ҳокимиётӣ, табакаҳои гунонги аҳолиро
ба ҳам барангҳеттан ва гайра мақсадҳои гаразниҳои худро амали
месозанд. Мақсадҳои аслии қибертерроризм башад, монанди дигар
нағъи терроризм, аз ҷумла, терроризми миллатгарӣ, динӣ ва
ғайра аз занғ намудани ҳокимиётӣ, манғур нишон додани ҷедрҳои
гунонги сиёсӣ дар доҳили як қишивар ва ба даст овардани
ҳокимиётӣ иборат аст. Таҳдид ва зараре, ки аз таҳдидҳои қибер-
терроризм мерасад, рафъ намешавад, балки бештар мегардад, агар
ҳадаҳои мухталиф дигари онҳо амали Nagarad. Қибертерроризм
дар баробари маҳғифӣ будани раванди фаъолияташ бој ҳуусияти
онҳоро худро дорад.

ОЗМУН!

50 САВОЛРО ДОНУ 100 СОМОНИЙ БИГИР!

Донишҷӯёни азӣ! Шумо метавонед, ки ба ин
саволҳо ҷавоб гӯяд ва насиби 100 сомонӣ муко-
фотпулӣ гардед! Ҷавобҳоро ба идораи рӯзномаи
"Анвори дониш" пешниҳод намоед!

1. Дар Эрон бародарро чӣ мегӯянд?
2. Маънои қалимаи Вавилон чист?
3. Паланг ҷанд сол умр мебинад?
4. Шаҳри Макка аз Мадина чӣ қадар дур аст?
5. Давлати Кения дар қадом қитъа аст?
6. Дар парчами қадом давлат 22 бор қалимаи "Аллоҳ" навишта шудааст?

7. Номи пештараи Самарқанд?
8. Дар Кобул бародарро чӣ мегӯянд?
9. Шаҳри Кӯлоб аз Ҷуҷанбе ҷанд километр дур аст?

10. Номи пештараи Тошкент?

11. "Рисолаи таъриҳӣ" асари қист?

12. Синоро дар Арабистон чӣ мегӯянд?

13. Қадом сол Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба расмият даровардани ҷаҳон Наврӯз баромад?

14. Парчами қадом давлат панҷкунҷа мебошад?

15. Сифр дар қадом аср ба им ворид шуд?

16. Компромис чист?

17. Қадом ҷадвал дар қишири замин бештар паҳн шудааст?

18. Фил ҷанд сол умр мебинад?

19. Анҷирро қадом занбур гардолуд мекунад?

20. Дарёи Замбези дар қадом давлат аст?

21. Зане, ки шавҳар накардааст, чӣ нои мебаранд?

ПЕШВОУ МО – РАХНАМОУ МО



Чашнҳои милливи давлатӣ ҷанбаи тарбияӣ дошта, пеш аз ҳама, ба худо-гоҳии мардум нигаронида шудаанд. Ҳамон гуна, ки рӯзи Истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон бо як тантана таваҷҷуҳӣ ҳамдиёронамонро ба муқаддас донистани истиқлоли қишвар, озод будани мардумонаш аз банди бегона-ғон ҷалб мекунад ё ҷашни Наврӯз, ки биниши мардумро ба арҷузории ойи-нҳои ниёғон, парва-риши зебой, нигаҳ-бонии ҳуррамиву сарсабзии замини падарон, равона ме-созад, ҷавҳари ҷаш-нгирии Рӯзи Президен-т ба гумони мо он аст, ки ҳамдиёрон ба манзалати сарвар доштан дарбира-ванд. Ҳурду бузург ин ҳикматро дар андешаи хеш ҷой бидиҳанд, ки миллати солиму саломат бе пешво наметавонад ваҳдатро, ки усту-хони ҳастии миллат аст, ба даст оварад.

Коршиноса
ва қишвар
пажлӯҳои
Рахмонро
ҳозиразам
что барои
шумо аз ё

Шояд на ҳама огох бошанд, ки ҷашн-гирии Рӯзи Президент дар давлатдории ҷаҳон пешинана таъриҳӣ дорад. Ҳанӯз соли 1782 бошандагони Иёлати Вирчиинаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико зодрӯзи Президенти нахустини ИМА Чорҷ Вашингтонро ҷашн гирифтанд. Ҳамон сол дар як қатор иёлати дигари Амрико зодрӯзи президентӣ аз вартаи ҷангӣ шаҳрвандӣ раҳонидаи мардум Авраам Линcolnро ҷашн гирифтанд. Аз ибтидои асри XIX ин ҷашн ҳусусияти уму-миллӣ гайдо карда, рӯзи истироҳат эълон карда шуд ва дар ин ҷашн сайру гаштҳои саросарӣ доир мегардид. Соли 1970 Конгресси ИМА таъсиси Рӯзи Президентро эълон кард ва инак ҳар сол ин сана бо як тантанаи хос ҷашн гирифтад мешавад.

Коршиносон ва таҳлилгарони варзидаи мо ва кишиварҳои хориҷӣ дар таълифоти худ пахлӯҳои гуногуни нақши муҳтарам Эмомалий Раҳмонро дар бунёди давлати мутамаддини ҳозир разамон равшан намудаанд.

Коршиносон ва таҳлилгарони варзидаи мо
ва кишварҳои хориҷӣ дар таълифоти ҳуд
паҳлӯҳои гуногуни нақши мухтарам Эмомалӣ
Раҳмонро дар бунёди давлати мутамаддини
ҳозиразамон равшан намудаанд, ки дар ин
что барои нағирифтани вақти пурқимати
шумо аз ёдовариашон сарфи назар мекунем.

рҳои тавонову пешрафта, ба ҳар давлатмарди ҷаҳони пуртаззоди мусоир мияссар нест. Бубинед дар пеши ҷашми мо сарварони кишварҳои нерӯманди собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ чун Гурҷистону Украина, Белорусияву Қирғизистон, Арманистону Озарбайҷон аз ин ки натавонистанд пеши роҳи ҳангомаҳоҳон ва дасисакорони дохиливу хориҷиро бигиранд, кишварҳояшон ба вартаи ошуфтагиҳои шадид гирифтор гашта, боиси ранҷу нокомиҳои мардум шуданд. Ноғуфта нагузорем, ки ошубҳову нооромиҳо дар ин кишварҳо аксаран пас аз интихоботи президентӣ сар заданд, вале интихоботи Президент дар кишвари мо бо як ҳамдилӣ, ягонагии ҳама қиширҳои ҷомеа баргузор гардид ва он як намоиши мардуми Тоҷикистон аз эҳтиром ва боварии пурра ба Пешвои худ бу.

Сиёсати хориҷии Пешвои миллат
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтаром Эмомалӣ Раҳмон ончунон

*Фазилатмөх НУРАЛИЕВА,
ассистенти кафедраи забони
муосирни рус*

оқилона ва дурандешона тарҳрезӣ шудааст, ки бо узвият дар паймони низомӣ бо кишварҳои дӯст ва ҳамкориҳои низомӣ бо шарики стратегиамон Русия, шиддати хатари ҳамлаи нерӯҳои ҷаҳонии террористӣ, пастфароварда шудааст.

Шоиста мақоми Пешвои миллат будани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмонро дар ин нукта низ дида метавонем, ки он кас ба ҳурдтарин рафттору оини саросари мардуми кишвар бетафовут набуда, ба роҳи росту дуруст раҳнамой намудани онҳоро вазифаи муҳими худ медонанд. Ҳамин аст, ки Пешвои миллат чун мушоҳида карданд, ки баъзеҳо бо роҳи панду насиҳат аз ойинҳои барсоҳтаи зарароваре чун ҳарҷу ҳароҷоти зиёди тӯйҳо ва маросимҳои бо ном миллӣ, аз издиwoч бо хешовандони наздик ва номгузориҳои гайримиллии кӯдаконашон, даст намекашанд, бо пешниҳоди ҳирадмандона ба мақомоти қонунгузории мамлакат, садди роҳи густариши ин ҳурофоти асримиёнагӣ шуданд.

Ҳамон гуна ки дар
оғози сүхбат гүфтем, дар
ин фурсати маҳдуд мө на-
метавонем ҳама иқдо-
мҳои сарнавиштозиз.
Пешвои миллатро бозгӯ
намоем.

Дар поён бо як уступови андеша изхор медо-
ром, ки кору пайкори аң-
ом додади Асосгузори сулху ваҳдати
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти
Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмо-
малӣ Раҳмон, дар роҳи давлатсозӣ ва-
раҳои кишвар аз вартаи нокомиву но-
осудагӣ, дар нисбат ба сарварони киш-
варҳои дигари Аврупову Амрико, бар-
тарии ҷашнгар дорад. Бинобар ин, мо-
шонистаи шарафмандие мебошем, ки як
рӯзи солро, яъне ҳар рӯзи 16 ноябрро,
ҳамчун Рӯзи Президенти Чумхурии То-
ҷикистон бо ҷеҳраи хушнуд, ҳанда бар-
лаб ва умедҳои поки шукуфоии Ватани
азизонам ва осудагиву оромии хонадо-
ни ҳар кадомамон, ҷашн бигирем.

Бори дигар шуморо ба рӯзи фарҳунда, Рӯзи Президент табрик намуда, орзуманди онам, ки дар корҳои душвор ва муҳими ба воя расонидан муҳофизони ояндаи кишвар ва таъмингарони амну субот, комёбихои доимӣ насибатон бошад ва аҳли хонадонатон ҳаргиз камию костию рӯзгорро набинанд!

СУХТАНИ БАДАН ВА ДАРАЧАХОИ ОН

Бадан одам дар натиҷаи таъсири оташ, об ё дигар мои гарм, буғ, модаҳои химиявӣ, нерӯи барқ ва гайра сӯхтанаш мумкин аст. Дар мавридҳо, ки масоҳати ҷои сӯхтани бадан начандон қалон аст, ёрии аввалиро ҳули шумо расонед.

Сүхтани бадан масоҳати бузург ва шиддатнок доимо ба талафи мои дохили бадан, сироятшавӣ ва беҳоҷшавии бемор оварда мерасонад. Сухтагиҳо, осеби барқӣ ва сармозаниҳо ҳам дар хона ва ҳам дар истехсолот бисёр вомехӯранд.

хам дар истехсолот бисер вомехуранд.

Ба сүхтани бадан аксаран занон ва бачагон дучор мегарданд. Занон аксаран хангоми таъомпазӣ дар оташдону танур, бачагон аксаран дар натиҷаи муносибати беэҳтиётона бо оташ ва умуман дарк нанамудани хатарнокии он гирифтори сүхтани бадан мегарданд.

Дар замони осоиштагӣ, сӯхтагиҳо 1,8-2 % беморони ҷарохиро ташкил мекунад. Сӯхтагиҳо гуфта, осебёбии бофтаҳоеро, ки дар зери таъсири ҳарорати баланд (сӯхтагиҳои гармой), моддаҳои химиявӣ, ҷараёни баркӣ (сӯхтагиҳои баркӣ) ва қувваи нурӣ (сӯхтагиҳои нурӣ) ба вуҷуд меояд, меноманд.

Сүхтагиҳои на он қадар калон бештар ҳамчун протсесси ҷузъӣ мегузаранд. Ҳангоми сүхтагиҳои ниҳоят калон ноҷуршавии ҷиддии умумӣ ба назар мерасад ва сўхтагӣ инкишоф меёбад.

Дар чараёни ин беморй давраи садмаи сүхтагай, захролудшавии шадиди хун аз сүхтагий (токсемия) захролудшавии хун (септикотосемия) ва шифоёбири фарқ меқунанд. Давраи садмаи сүхтагай ба садмаи осеб шабоҳат дорад, лекин аз боиси захролудшавӣ ва гум кардани зардоби хун нисбатан вазнинтар мегузарад:

а) дар марҳалай ҳаяоний (эректикий) бемор ошуфтаву дар истироб буда, фишори хун баланд шуда зуди наਬз меафзоряд.


хун баланд шуда, зуди набз меафзояд.

б) дар марҳалай гарангӣ (караҳтӣ, торпедӣ) бемор беҳад зику рӯҳафтода ва беҳафсала буда, ҳарорати бадан ва фишиори хунаш паст мешавад, ранги пӯст парида рӯй борик мешавад, инчунин, ақротсианоз (кабудшавии лабҳо, сулфаҳои гӯш, нӯғи ангуштон) пайдо мешаванд. Пешоббарорӣ беҳад кам шуда, мумкин аст, пурра қатъ гардад.

Давраи захролдушавин хун, якчанд соат пас аз сұхтани бадан сар мешавад. Бар замми беҳад гум карданы зардоби хун аз захми сұхтагиҳо чабрдида чаббида шуда-ни моддаҳои захрнок, ки аз ҳиссоби нобуд-шавии бофтаҳои вүчуд ва микробҳо пайдо мешаванд, сар мешавад. Дар ин давра ҳолати бемор ниҳоят вазнин буда, ҳарората бадан беҳад баланд шуда, иштиҳо нест шуда бехобӣ, қайдкунӣ ва дарунгирифтагӣ пайдо мешавад. Аз боиси ғафс шудани хун (гум карданы зардоби хун) миқдори гемог-лабин ва эритроцитҳо зиёл мешавад.

Моҳсафар БОБОХОНОВА, ассистенти кафедраи мудофиаи гражданий ва омодазони дифон ҳарбӣ

АКСЮИ ГҮЁ



Ба кроссворди шумора гузашта 7 нафар хонанда чавоб пешниҳод кардаанд, ки аз ин шумора 2 нафар кроссвордро бехато пешниҳод карданд: Ахдиян Мирзошариф (10.02.2022, соати 09:50, бехато), Нозимов Бахром (10.02.2022, соати 09:51, 1 хато), Тошматов Хусрав (11.02.2022, соати 18:00, бехато), Мадасони Азизмад (11.02.2022, соати 09:19, 1 хато), Абӯйбакор Назармаҳамед (12.02.2022, соати 08:50, 1 хато), Суифур Йаҳириддин

ГОЛІБІ КРОССВОРД МУАЙЯН ШУД!

Аҳдијия Мирзошириф мебошад, зеро ҷавобҳо бехато пешниҳод гардидаанд.
Хонандеа, қи ҷавобҳои худро аз назар гузаронидан меҳоҳад, метавонад ба
идораи рӯйнома ташриф биоварад.
*Мӯхлами қабули ҷае обҳо и кроссворди мазкур то 5.03.2022 муайян шу-
дасат.*



ДИККАТ!

**ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕХАТО ПУР ҚАРДА, БА ИДОРАИ РЎZNOMA ПЕШНИХОД МЕКУНАД. БО МУКОФОТИ ПУЛӢ
ДАР ҲАЧМИ 100 СОМОНӢ ҶАДРДОНӢ ҚАРДА МЕШАВАД.**

10 ҶОИДАИ ШАХСИ МУВАФФАҚ АЗ БУЗУРГТАРИН РАВОНШИНОСОН



1. Он коре, ки Шумо карда истодаед, аз сидди дил кунед ва онро ташаккул дихед, фаромӯш накунед, ки ин интихоби Шумост!

2. Ба санҷишҳои рӯйхӣ ва ҷисмонӣ омода шавед. Бидонед, ки чӣ гуна дар ақл ва бадан солим бошед. Агар шумо намедонед, ки чӣ тавр, биомӯзед!

3. Аз имтиҳони дарпешистодай Шумо дар мақоми нав лаззат баред.

4. Ҳамеша мусбат бошед! Барои худ вазифаҳои мушкил мондан натарсед. Стресс - ин маҳсулӣ нобоварӣ ба худ аст, аз ин рӯ, ба худ бовар ва эътиомод кунед!

5. Дар ҳар гуна вазъият, Шумо мегонанд дар он чизе, ки дар айни замон карда истодаед, пароканда шавед. Дар гузашта зиндагӣ накунед ва имрӯз ҳам зиндагӣ накунед - ин барои бар ба мағлубият аст. Ҳозир зиндагӣ кунед!

6. Фикр моддӣ аст. Фикрҳои худро назорат кун! Агар ақла Шумо ором бошад, пас, бадан фишурда намешавад. Дар хотир доред, ки бемориҳо аз кучо пайдо мешаванд? Ва барҷакс, шиддати мӯшакҳо муноқишии психологоги нишон мегиддад - сабабро дар фикрҳои худ бичӯед!

вазъро раҳо кунед!

7. Агар Шумо вазъиятро тағйир дода нағтанонед, муносабати худро ба он тағйир дихед. Мо ҳамеша вазъро тавре мебинем, ки мо ин вазъро дида метавонем. Худро таълим дихед, биниши худро вазъе кунед!

8. Таваҷҷӯҳи худро ба он чизе, ки ба шумо дода мешавад, назорат кунед ва аз он чизе, ки аз имконоти шумо берун аст, ҷудо кунед. Бидонед, ки чӣ гуна бояд сари вақт таваққуф кард, то қувват гиред ва сатри баландтарро паси сар кунед!

9. Бо шикаст дурҷор шудан, онро ҳамчун таҷриба қабул кунед! Ғаҳмидани ҳатогиҳои Шумо бояд Шуморо дар оянда ба сӯи пирӯзи расонад. Ноумед нашавед!

10. Асос он аст, ки Шумо аз ҳар гуна раванде, кимекунед, ҳалолат баҳардевар хурсандӣ кунед: варзиш, таҳсил, тиҷорат, оила. Ва он гоҳ баҳт бо Шумо хоҳад буд!

СОРРӯЗ ҲУҶАСТА БОД!

Маъмуният, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори Ҷониш" омузгорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки моҳи марта солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳсияти гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҷатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани нерӯманд ва дар кору фаъолиятишон комёбииҳон беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбабён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ хоккор бошад! Ҳеч гоҳ БАҲТ ва ХИЗР кошонан шуморо тарк насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушиву хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар қасбатон муваффқият пайваста амалий гардад.

1. ҲУСЕЙНИ БОБОҶОН, 2.03.1992, ассистенти кафедраи таърихи ҳалқи тоҷик (30-солагӣ муборак!);

2. ҲИДИРОВ ФАРҲОД, 03.03.1983, ассистенти кафедраи бадисобирии мудосиби ва аудит;

3. ШАРИФОВА ҲАНИФА, 03.03.1967, лаборантни кафедраи химия ва методикан таълими он (55-солагӣ муборак!);

4. РАҶАБОВА МАҲБУБАҲОН, 04.03.1073, фарош;

5. МАСТОНАИ РАҲМАТЗОДА, 05.03.1992, ассистенти кафедраи математика ва методикан таълими он (30-солагӣ муборак!);

6. ЗАРДОВА ШАҲНОЗА, 08.03.1996, ассистенти кафедраи таҳсилоти ибтидой;

7. ҚАҶКУЛЛОЕВ АБДУХОЛИҚ, 08.03.1989, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, декани факултаи молиявии иқтисодӣ;

8. ВАЛИЕВА ҲАЛИМА, 08.03.1979, ассистенти кафедраи умумидонишгоҳии забони тоҷикӣ;

9. НАИМОВ УСМОН, 08.03.1995, ассистенти кафедраи бадисобирии мудосиби ва аудит;

10. ФАРХУДДИНОВ ИСУФ, 10.03.1955, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи таҳсилоти ибтидой;

11. ДАМИНОВА ҚУРБОНӢ, 10.03.1965, ассистенти кафедраи методикан таълими информатика;

12. ИҶЗАТОВА МУҲАББАТ, 10.03.1952, доктори илмҳои педагогӣ, устоди кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ; (70-солагӣ муборак!);

13. РАҲИМОВ НЕҶМАТ, 10.03.1962, саромӯзгори кафедраи математика ва методикан таълими он;

14. ҲАЛИМОВА ДИЛНОЗА, 10.03.1993, ассистенти кафедраи забони ҳориҷӣ;

15. САҒАРОВ ЗУЛФИҚОР, 11.03.1992, саромӯзгори кафедраи молия ва қарз (30-солагӣ муборак!);

16. САҒАРОВ МУНИР, 11.03.1987, номзади илмҳои педагогӣ, сардори маркази фосилавӣ (35 солагӣ муборак!);

17. АШӮРОВА МУРОДБЕГИМ, 12.03.1981, ассистенти кафедраи математика ва методикан таълими он;

18. АМИРҲОНИ ШАРИФХОН, 12.03.1993, ассистенти кафедраи география ва сайёҳӣ;

19. НАҶОТОВА САҒАРӢ, 12.03.1974, ҳуруфчини рӯзномаи "Анвори Ҷониш";

20. КАРИМҖОНӢ МУҶАФФАР, 12.03.1993, ассистенти кафедраи ге-

графия ва сайёҳӣ;

21. АҲЛИДДИНИ НУРИДДИН, 13.03.1990, мудири кабинети забони мусоири рус;

22. ИҶЗАТОВА НОЗАНИН, 13.03.1987, саромӯзгори кафедраи равоншиносӣ (35-солагӣ муборак!);

23. ШАҲБОЗИ РУСТАМШО, 14.03.1990, саромӯзгори кафедраи забоншиносӣ ва таърихи забон;

24. НАМОЗОВ АМОНУЛЛО, 14.03.1990, ассистенти кафедраи биология ва методикан таълими он;

25. ХУДОЙДОДИ ШАРИФ, 14.03.1992, ҷонишини декан онд ба таълими факултети тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ (30-солагӣ муборак!);

26. АБДУРАҲМОНОВА ГУЛЧЕҲРА, 14.03.1961, саромӯзгори кафедраи таърихи забонҳои таърихи таъриҳ; 28. САҒАРОВ АБДУЛОҲОНД, 14.03.1990, мутахассиси маркази байдигарӣ ва омор;

29. ХИДИРОВ ХУДОЙҚУЛ, 15.03.1955, номзади илмҳои физика-математика, дотсенти кафедраи таҳсилоти математики ва назарияи функсија;

30. РАҲМОНОВ ҲАБИБУЛЛО, 15.03.1989, ассистенти кафедраи биология ва методикан таълими он; 31. АЛАМОВА ҲАТИЧА, 15.03.1977, мудири лаборатория, лаборантни калони кафедраи физикаи умумӣ ва назарияи (45-солагӣ муборак!);

32. РАҶАБОВА ҶАМИЛА, 16.03.1978, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ;

33. САЙДАҲМАДОВА САДБАРГ, 16.03.1981, ассистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ;

34. НОДИРОВА САЙЕРА, 17.03.1975, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ;

35. СУЛТОНОВА НАСИБА, 17.03.1994, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ;

36. АБДУЛАЗИЗОВ АБДУЛҲАҚИМ, 17.03.1961, номзади илмҳои физика ва математика, дотсент, мудири кафедраи таҳсилоти математики ва назарияи функсија;

37. НИҶЭЗОВ ШОКИР, 18.03.1984, ассистенти кафедраи таҳсилоти математики ва назарияи функсија;

38. ЗОИРОВ ИСМОН, 19.03.1988, саромӯзгори кафедраи география ва сайёҳӣ;

39. ОДИНАЕВА МАРҲАБО, 19.03.1991, номзади илмҳои филология, саромӯзгори кафедраи журналистика;

40. МУҲТОРОВА ШОИРА, 19.03.1989, ассистенти кафедраи таҳсилоти математики ва назарияи функсија;

41. ЁҶУБОВА АДОЛАТ, 19.03.1985, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ;

лаборанти кафедраи физикаи умумӣ ва назарияӣ;

42. НАЗАРОВ ТАҒАЙМУРОД, 21.03.1942, саромӯзгори кафедраи педагогикии умумидонишгоҳӣ (80-солагӣ муборак!);

43. АҲМАДОВА НАВБАҲОР, 21.03.1996, ассистенти кафедраи химия ва методикан таълими он;

44. ЮСУПОВА ГУЛБАҲОР, 21.03.1971, фарош;

45. МИРАЛИЗОДА АБДУСАЛОМ МУСТАФО, 22.03.1961, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (61-солагӣ муборак!);

46. РАЗЗОҚОВ НАВРӯЭ, 23.03.1995, ассистенти кафедраи ҳуқӯқ ва муносибатҳои байнамилиялӣ;

47. АҚБАРОВА БИБИНИСО, 22.03.1985, ассистенти кафедраи химия ва методикан таълими он;

48. МИРЗОЕВ СҮҲРОБ, 24.03.1970, ассистенти кафедраи фалсафа;

49. АБДУЛҚАЙСИ САЙДЦАБОР, 25.03.1992, ассистенти кафедраи молия ва қарз (30-солагӣ муборак!);

50. ШЕРАЛИЕВ ЭМОМАЛӢ, 26.03.1968, саромӯзгори кафедраи молия ва қарз;

51. РАҲМОНОВА АЗИЗА, 26.03.1987, ассистенти кафедраи мусоири рус (35-солагӣ муборак!);

52. ШАРИПОВ НАЗРУЛЛОҲ, 26.03.1995, танзимгари факултети молиявио иқтисодӣ;

53. МИРЗОЕВ САЛИМ, 26.03.1942, доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи биология ва методикан таълими он (80-солагӣ муборак!);

54. КАРИМОВА НАЗОКАТ, 27.03.1974, номзади илмҳои физика ва математика, мудири кафедраи таҳсилоти математики ва назарияи функсија;

55. МУҲАММАДҖОНӢ АБДУВОҲИД, 27.03.1992, саромӯзгори кафедраи умумidонishgoҳии забони тоҷiki (30-солагӣ муборак!);

56. ОРЗУЕВА МАНЗУРА, 27.03.1970, корманди китобхона;

57. ДАВЛАТОВА РУҲСОРА, 28.03.1988, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ;

58. ҚУРБОНОВ ДИЛОVAR, 28.03.1962, саромӯзгори кафедраи физикии умумӣ ва назарияи (60-солагӣ муборак!);

59. ҚОСИМОВ ПУЛОД, 28.03.1997, ассистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ (25-солагӣ муборак!);

60. РАҶАБОВ АМИНҖОН 29.03.1989, ассистенти кафедраи фалсафа;

61. АБДУЛЛОЕ